



ШАРҲИ

вазъи вобаста ба маводи
нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар соли 2008



ОБЗОР

о наркоситуации
в Республике Таджикистан
за 2008 год





Агенти нозрати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан

e-mail: dca@tojikiston.com
www.akn.tj



Шарҳ бо кӯмаки молии САҲА нашр шудааст
Обзор издан при финансовой поддержке ОБСЕ


«Комилан возеҳ аст, ки дар мубориза бо гурӯҳҳои муташаккили трансмиллии нашъаҷаллоб бо кӯшишҳои танҳо як давлат, ҳар қадаре, ки қудратманд набошад, ба даст овардани натиҷаҳои назаррас амалан ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, яке аз шартҳои асосии ташкили муборизаи самарабахш бар зидди ин таҳдид таъсиси шабакаи бисёрзинаи ҳамкориҳои байналмилалӣ мебошад».

(Аз суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар «Конфронси байналмилалӣ роҷеъ ба идоракунии сарҳадот ва мубориза бо муомилоти ғайриқонунии муҳаддирот», 21-22 октябри соли 2008, ш. Душанбе,)



«Вполне очевидно, что в деле борьбы с транснациональными организованными наркогруппировками усилиями только одного государства, каким бы мощным оно ни было, добиться ощутимых результатов практически невозможно. Поэтому одно из ключевых условий организации эффективного противодействия наркоугрозе является создание многоуровневой системы международного сотрудничества».


(Из выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на Международной конференции «Управление границами и контроль за наркотиками в Центральной Азии», 21-22 октября 2008 г., г. Душанбе)



САРСУХАН



ВВЕДЕНИЕ



Соли 2008 Ҷумҳурии Тоҷикистон XVII солгарди Истиқлолияти давлатии худро таҷлил намуд. Роҳи дар ин солҳо тайнамудаи кишвар пурмашаққат буд. Соли 1992 -и асри гузашта муқовимати шаҳрвандӣ дар кишвар шурӯъ гардид ва то соли 1997 идома ёфт. Дар ин давраи мураккаби таърихӣ қувва ва васоили асосии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ ба дифоъи соҳти конституционӣ, тамомияти арзӣ ва истиқлолияти кишвар сарфарбар шуда буданд.

Пас аз имзои Созишнома дар бораи сулҳ ва ваҳдати миллӣ байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва собиқ Иттиҳоди муҳолифини тоҷик соли 1997, дар кишвар раванди ба эътидол омадани вазъи ҷамъиятӣ - сиёсӣ, иқтимоӣ - иқтисодӣ ва қоҳиши сатҳи ҷинояткорӣ, ба шумули ҷиноёти вобаста ба муҳаддирот, оғоз гардид, ки он натиҷаи заҳмати азим ва сайёю кӯшиши Президент, Ҳукумат ва тамоми халқи Тоҷикистон мебошад.

Дар ин давра Афғонистони ҳамсоя тадриҷан ба пештози ҷаҳонии истеҳсоли муҳаддироти афюнӣ мубаддал гардид. Тибқи маълумоти расмӣ СММ соли сипаришуда масоҳати киштзорҳои кӯкнор дар Афғонистон 157 ҳазор гектар ва ҳаҷми истеҳсоли афюн 7700 тоннаро ташкил намуд. Аз маҷмӯи муҳаддироти дар Афғонистон истеҳсолшуда як миқдори муайяни он ба таври қочоқ тавассути «Хати сайри шимолӣ» ба кишварҳои ИДМ ва Европа аз тариқи Ўзбекистон, Туркменистон ва Тоҷикистон, ки бо Афғонистон марзи тӯлонитар дорад, интиқол дода мешавад.

Бо ҳамин сабаб дар солҳои 90 -уми асри гузашта марази нашъамандӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар кишвари моро сироят намуд. Ба асари транзити муҳаддироти афғонӣ дар ҷумҳурӣ шумораи ашхоси мубталои нашъамандӣ ва ҷиноёти вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар рӯ ба афзоиш ниҳоданд ва вазифаи мубориза бо ин зуҳуроти номатлуб моҳияти бештар ба худ касб намуд.

Бо дарки хатари ношӣ аз интишори маводи нашъаовар Тоҷикистон муборизаи қатъиро бо муомилоти ғайриқонунӣ ва трансмиллии он оғоз намуд. 12 апрели соли 1996 Фармони таърихии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чораҳои таъхиринопазири таҳкими мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маво-

В 2008 году Республика Таджикистан отметила XVII годовщину государственной независимости. Путь, который прошла страна за эти годы, был тернистым. В 1992 году прошлого столетия в стране началось гражданское противостояние, которое продолжалось до 1997 года. В этот сложный исторический период основные силы и средства правоохранительных органов и силовых структур были мобилизованы на защиту конституционного строя, территориальной целостности и независимости страны.

После подписания Соглашения о мире и национальном согласии между Правительством Республики Таджикистан и бывшей Объединенной таджикской оппозицией в 1997 году, в стране начался процесс стабилизации общественно-политической, социально-экономической ситуации и снижения уровня преступности, в том числе связанной с наркотиками, что явилось результатом титанического труда и огромных усилий Президента, Правительства и всего народа Таджикистана.

Тем временем соседний Афганистан постепенно становился мировым лидером по производству опиатов. По официальным данным ООН в прошлом году посевные площади опиумного мака в Афганистане составили 157 тысяч гектаров, а объем производства – более 7700 тонн. От общего количества произведенных в Афганистане наркотиков определенная часть контрабандным способом перемещается в страны СНГ и Европу по «Северному маршруту», проходящему через Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, который имеет наиболее протяженную границу с Афганистаном. По этой причине с 90-х годов прошлого века эпидемия наркомании и незаконного оборота наркотиков затронула и нашу страну. В результате транзита афганских наркотиков в республике начало увеличиваться количество лиц, больных наркоманией, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и задача борьбы с этими негативными явлениями стала приобретать все большее значение.

Осознавая опасность, исходящую от распространения наркотиков, Таджикистан решительно вступил в борьбу с их трансграничным незаконным оборотом. 12 апреля



ди нашъаовар» имзо шуд, ки ба муборизаи густурда ва ҳадафманд бо маводи мухаддир дар ҷумҳури асос гузошт.

Ҳамзамон бар ин дар сохтори вазорату идораҳои дахлдори кишвар воҳидҳои махсусгардонидашудаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии мухаддирот таъсис ва ба фаъолият шурӯ намуданд, Комиссияи давлатӣ оид ба назорати маводи нашъаовар ташкил гардид.

Дар ҳамин марҳала Тоҷикистон ба Конвенсияҳои зидди маводи нашъаовари СММ аз солҳои 1961, 1971 ва 1988 пайваस्त ва ба системаи ҷаҳонии муқобилият бо мухаддирот шомил шуд.

Моҳи декабри соли 1999 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» қабул шуд.

Дар солҳои 1999 - 2007 дар ҷумҳури се Барномаи Миллии давлатӣ татбиқ шуд, ки стратегияи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, назорати муомилоти онҳо, пешгирии нашъамандӣ, табобат ва офиятбахшии ашхоси мубталои нашъамандиро муайян намуданд. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 585 аз 30 ноябри соли 2007 «Барномаи ягонаи мақсадноки давлатӣ оид ба пешгирии нашъамандӣ ва муқобилият бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008 - 2012» тасдиқ шуд.

Ба асоси таҳлили воқеъбинонаи хатари ношӣ аз қаламрави Афғонистон, Тоҷикистон ташаббусҳои зерини зидди мухаддиротиро пешниҳод намудаст:

- Дар бораи таъсиси «Камарбанди амниятӣ» дар атрофии Афғонистон, дар Иҷлосияи Маҷмаи умумии СММ (июни 1998 с.);

- Дар бораи муттаҳид кардани кӯшишҳои кишварҳои ҷаҳон барои ҳаллу фасли проблемаи мухаддирот дар минтақаи Осиёи Марказӣ, дар Конфронси байналмилалӣ «Тоҷикистон зидди мухаддирот», (ш. Душанбе, январи 1999 с.);

- Дар бораи таъсиси Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (июни 1999 с.);

- Дар бораи таъсиси Этилофи зидди мухаддиротӣ (июни 2003 с.);

1996 года был подписан исторический Указ Президента Республики Таджикистан «О неотложных мерах по усилению борьбы с незаконным оборотом наркотиков», который заложил основу развернутой и целеустремленной борьбы с незаконным оборотом наркотиков в республике.

Одновременно с этим в структуре соответствующих министерств и ведомств страны были созданы и начали функционировать специализированные подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, образована Государственная комиссия по контролю за наркотиками.

В этот период Таджикистан присоединился к антинаркотическим Конвенциям ООН 1961, 1971, 1988 годов и вошел в мировую систему противодействия наркотикам.

В декабре 1999 г. был принят Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах».

В 1996 - 2007 годах в республике были реализованы три Национальные Государственные программы, которые определили стратегию борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, контроля за их оборотом, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. Постановлением Правительства Республики Таджикистан за № 585 от 30 ноября 2007 года была утверждена новая «Единая государственная целевая программа профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Таджикистан на 2008 - 2012 годы».

Реально оценивая исходящую с территории Афганистана угрозу, Таджикистан выдвинул следующие антинаркотические инициативы:

- О создании «Пояса безопасности» вокруг Афганистана на Сессии Генеральной Ассамблеи ООН (июнь 1998 г.);

- Об объединении усилий стран мирового сообщества в решении проблем наркотизма в Центрально-Азиатском регионе на международной конференции в г. Душанбе «Таджикистан против наркотиков» (январь 1999 г.);

- О создании Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (июнь 1999 г.);



- Дар бораи таъсиси Маркази зидди мухадироти СҶШ дар заминаи Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи сарони давлатҳои аъзо ва нозири СҶШ дар ш. Душанбе (август 2008с.);

- Дар бораи таъсиси марказҳои таълими махсусгардонидашуда ҷиҳати омӯзишу бозомӯзии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои мутасадди мубориза бо мухаддирот, кинологҳо ва сағҳои хидматӣ-кофтуковӣ барои ошкор намудани маводи нашъаовар, дар «Конфронси байналмилалӣ роҷеъ ба идоракунии сарҳадот ва мубориза бо муомилоти ғайриқонунии мухаддирот» Душанбе (21- 22 октябри 2008 с.).

Дар тӯли солҳои истиқлолияти худ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори мубориза бо мухаддирот ба муваффақиятҳои бузург ноил гардид, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ онҳоро эътироф намудааст. Вале Ҳукумати Тоҷикистон дарк мекунад, ки дар як давраи кӯтоҳи ташаккулёбии решакан намудани муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ғайри имкон аст, чунки дар марҳалаи кунунӣ проблемаи истеҳсол ва қочоқи мухаддирот дар Афғонистони ҳамсоя дар ҳоли инкишоф ва тавсеаи соҳаи таъсири худ мебошад.

Дар чунин шароит Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо эҳсоси масъулияти азим дар назди миллат ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дар мубориза бо мухаддирот қотеъона мавзегирӣ намуда ҷиҳати маҳви он ва бунёди «ҷаҳони бидуни мухаддирот» тамоми чораҳои заруриро меандешад.

- О создани Антинаркотиковой коалиции (июнь 2003 г.)

- О создани Антинаркотического центра ШОС на базе Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан на Саммите Глав государств-членов и наблюдателей ШОС в г. Душанбе (август 2008);

- О создани в городе Душанбе специализированных учебных центров для подготовки и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, кинологов и служебно-розыскных собак по поиску наркотиков на «Международной конференции по управлению границами и борьбе с незаконным оборотом наркотиков», г. Душанбе, (21-22 октября 2008 г.).

За годы своей независимости Республика Таджикистан достигла значительных успехов в борьбе с наркотиками, признанных мировым сообществом. Однако Правительство Таджикистана осознает, что за такой короткий период становления невозможно искоренить незаконный оборот наркотических средств, так как на данном этапе проблема производства и контрабанды наркотиков в сопредельном Афганистане находится на стадии роста и расширения сферы влияния.


В этих условиях Правительство Республики Таджикистан, руководствуясь чувством высокой ответственности перед нацией и мировым сообществом, твердо придерживается позиции непримиримой борьбы с наркотиками, предпринимает все меры по их ликвидации и построения «мира без наркотиков».



*ТАМОИЛҲОИ ИСТЕҲСОЛИ МАВОДИ
НАШЪАОВАР ДАР МИНТАҚА*



*ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В РЕГИОНЕ*




Ба асоси маълумоти расмии Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва қинояткорӣ, сарфи назар аз қоҳиши масоҳати кишти кӯкнор дар соли 2008, Афғонистон чун солҳои пешин дар истеҳсоли муҳаддироти афюнӣ пештоз мебошад ва саҳми он дар миқёси тавлиди ҷаҳонии он 93% -ро ташкил медиҳад.

По официалным данным УНП ООН, несмотря на снижение масштабов культивирования опийного мака в 2008 году, Афганистан по-прежнему занимает лидирующую позицию по производству опиатов, на долю которого в мировом масштабе приходится 93% от общего объема произведенного опия.

Истеҳсоли ҷаҳони афюн дар солҳои 1990-2008 (мт)

Мировое производство опия в 1990-2008 гг. (мт)




Дар соли 2008 ҳаҷми киштукори афюн дар муқоиса бо соли 2007 19% кам шуд ва 79% миқёси ҷаҳонии онро ташкил намуд.

В 2008 году объемы культивирования опийного мака по сравнению с 2007 годом снизились на 19% и составили 79% от их мирового масштаба.

Кишти кӯкнор ба (ҳазор га)

Культивирование опийного мака (в тыс.га)



Аз 34 вилояти кишвар дар 18-тои он кишти кӯкнор мушоҳида нашудааст. Дар муқоиса бо соли 2007 коҳиши заминҳои кишти кӯкнор дар тамоми манотиқи Афғонистон сурат гирифт (камтарин - 1% дар минтақаи Ҷанубӣ, зиёдтарин - 96% дар минтақаи Шимолу Шарқӣ).


98% киштзорҳои кӯкнор дар вилоятҳои Ҷилманд, Қандаҳор, Урузгон, Зобул, Фаррох ва Нимруз воқеъ мебошанд.

В 18-ти из 34-х провинций страны культивирование опийного мака не отмечено. Сокращение посевных площадей опийного мака по сравнению с 2007 годом произошло во всех регионах Афганистана (наименьший на 1% - в Южном регионе, наибольший на 96% - в Северо - Восточном регионе).

98% посевов опийного мака приходится на провинции Гельменд, Кандагар, Урузган, Забул, Фарах и Нимруз.

Кишти кӯкнор дар вилоятҳои Афғонистон

Культивирование опийного мака в провинциях Афганистана



Соли 2008 дар минтақаи Ҷануби Афғонистон сатҳи доимо баланди кишти кӯкнор ҳифз гардид ва масоҳати он 84 фоизи ҳаҷми умумии заминҳои киштро дар Афғонистон ташкил намуд (132760 га). Танҳо дар вилояти Ҷилманд 103590 га киштзори

В 2008 году в Южном регионе Афганистана сохранился стабильно высокий уровень культивирования опийного мака, площадь которого составила 84% (132760 га) от общего объема посевных площадей в стране. Только в провинции Гельменд зафиксирова-



кўкнор ба қайд гирифта шуд, ки он 66% ва ё 2/3 ҳиссаи масоҳати умумии киштзорҳоро дар кишвар ташкил медиҳад.

Дар қисми Шимолӣ - Шарқии Афғонистон коҳиши босуръати киштзорҳои кўкнор аз 4853 га дар соли 2007 то 200 га дар соли 2008 мушоҳида гардид, ки маҷмӯан дар кишвар 0,1 % масоҳати умумии киштзорҳои кўкнорро ташкил медиҳад, ва танҳо дар вилояти Бадахшон ба қайд гирифта шудааст.

Инчунин киштзорҳои начандон калони кўкнор дар **Шимол** (Бағлон, Форёб) ва **Шарқ** (Кунар, Лағмон, Кописо) мушоҳида шуданд. Вилояти шарқии Нангарҳор, ки дар истеҳсоли афюн пештоз буд, соли 2008 аз киштзорҳои кўкнор озод гардид. Соли 2007 дар ин ҷо масоҳати заминҳои кишти кўкнор ҳамагӣ 18739 гектарро ташкил намуд.

Дар қисмати марказии Афғонистон коҳиши ҳаҷми кишти кўкнор 38 фоизро ташкил намуд (масоҳати умумии киштзорҳо - 310 га). Киштзорҳои кўкнор асосан дар вилояти Кобул мутамарказ шудаанд. Дар дигар вилоятҳои минтақа кишти кўкнор мушоҳида нагардид.

Миқдори оилаҳои ба кишти кўкнор ҷалб шуда соли 2008 28% коҳиш ёфт ва на бештар аз 10% тамоми аҳолии Афғонистонро ташкил намуд.

но 103590 га посевов (66% или 2/3 от общей площади посевов по стране).

В Северо-Восточной части Афганистана отмечено их резкое снижение с 4853 га в 2007 году до 200 га в 2008 году, что в целом по стране составляет 0,1% от общих посевных площадей опийного мака, которые отмечены только в провинции Бадахшан.


Также незначительные посевы мака обнаружены на севере (Баглан, Фарьяб) и **востоке** (Кунар, Лагман, Каписа). Восточная провинция Нангархар, являвшаяся одним из лидеров по производству опия, в 2008 году стала свободной от посевов мака. В 2007 году здесь было культивировано всего 18739 га мака.

В центральной части Афганистана сокращение объемов культивирования опийного мака составило 38 % (общая площадь посевов 310 га). Посевы мака в основном были сосредоточены в провинции Кабул. В других провинциях региона культивирование опийного мака не отмечено.

В 2008 году на 28% сократилось число семей, вовлеченных в культивирование опийного мака, что составило не более 10% от общего количества населения Афганистана.

Миқдори оилаҳое, ки ба кишти кўкнор машғул мебошанд (ҳазор)

Количество семей, вовлеченных в культивирование опийного мака (тыс.)



Миқдори бештари оилаҳои ба кишти кўкнор ҷалб шуда (73%) аз минтақаи Ҷануб мебошанд, ки дар он ҷо сатҳи нисбатан баланди ғайрифермерҳо ҳам аз ҳисоби парвариши кўкнор ва ҳам аз ҳисоби ғаладона ва 18% дар минтақаи Ғарбӣ (вилоятҳои Нимрӯз

Наибольшая часть семей, вовлеченных в культивирование опийного мака (73%), приходится на Южный регион, где отмечается более высокий уровень доходов фермеров, как от выращивания опийного мака, так и от зерновых, и 18 % на западный регион

ва Фаррох) мушоҳида мешавад. Нишондоди камтарини ба парвариши кӯкнор ҷалб шудани деҳқонон дар манотиқи Шимолӣ ва Марказӣ - 1 Ҷоизӣ ва дар манотиқи Шимолу Шарқӣ - 2% мушоҳида гардид.

Парвариши кӯкнор мисли соли 2007 асосан дар манотиқи сердаромад мутамарказ шуда буд ва ин далели ботил будани ақида дар хусуси он ки камбизоатӣ сабаби асосии ба тиҷорати афюн ҷалб шудани аҳоли мебошад.

Истеҳсоли афюн дар Афғонистон

Дар соли 2008 сатҳи кишти кӯкнор дар Афғонистон 19% коҳиш ёфт, вале истеҳсоли афюн ҳамагӣ ба андозаи 6% кам шуд ва 7700 тоннаро ташкил намуд, ки ба сатҳи баланди ҳосилнокии кӯкнор аз 1 га вобаста мебошад (соли 2007 - 42,5 кг/га, соли 2008 - 48,8 кг/га).

(провинции Нимруз и Фарах). Наименьший показатель вовлечения дехкан в выращивание опийного мака отмечен в Северном и Центральном регионах по 1 % и Северо-Восточном регионе - 2%.


Как и в 2007 году выращивание опийного мака, в основном, сконцентрировано в регионах с наиболее высокими доходами, что опровергает бытующее мнение о том, что бедность является основной причиной вовлечения населения в опийный бизнес.

Производство опия в Афганистане

В 2008 г. уровень культивирования опийного мака в Афганистане снизился на 19%, а производство опия сократилось всего на 6%, что составило 7700 тн. Этому способствовала высокая урожайность опийного мака с 1 га (2007 год - 42,5 кг/га, 2008 год - 48,8 кг/га).

Истеҳсоли афюн дар Афғонистон (ба мт)

Производство опия в Афганистане (в мт)




Дар муқоиса бо соли 2007 коҳиши истеҳсоли афюн дар тамоми минтақаҳои Афғонистон, ба истиснои Ҷануб, ки дар он ҷо 90% афюн (6917 тн) истеҳсол шудааст, сурат гирифт. Истеҳсолкунандагони асосии афюн вилоятҳои Ҳилманд (70%), Қандаҳор (10%), Урузгон (7%), Фаррох (6%), Нимрӯз (2%) мебошанд.

Сокращение производства опия по сравнению с 2007 годом произошло во всех регионах Афганистана, за исключением Южного, где произведено 90% опия (6917 тн). Основными производителями опия являются провинции Гельменд (70%), Кандагар (10%), Урузган (7%), Фарах (6%), Нимруз (2%).



Истеҳсоли афюн дар Афғонистон Производство опия в Афганистане



Камтарин миқдори афюн, 6 тонна, дар қисмати Шимолу Шарқӣ истеҳсол гардид ва дар муқоиса бо соли 2007 коҳиши он 97 фоизро ташкил намуд. Истеҳсоли афюн танҳо дар вилояти Бадахшон мушоҳида гардид.

Арзиши миёнаи 1 кг афюн дар Афғонистон то 20,4% коҳиш ёфт (соли 2007 - 108 долл. ИМА, соли 2008 - 86 долл. ИМА).

Коҳиши арзиши афюн дар тамоми манотиқи кишвар, ба истиснои минтақаи марказӣ, мушоҳида гардид. Дар минтақаи шарқӣ қиматҳо то 30%, дар минтақаи шимолӣ то 20% ва дар минтақаи ғарбӣ то 17% коҳиш ёфтанд. Сарфи назар аз сатҳи баланди ҳосилнокӣ дар минтақаи ҷанубӣ, дар тӯли ду соли охир, дар ин ҷо қиматҳо ҳамагӣ 18% коҳиш ёфтанд. Қиматҳои аз ҳама баланд дар

Наименьшее количество опия, 6 тонн, было произведено в Северо - Восточной части, что по сравнению с 2007 годом снизилось на 97%. Производство опия было отмечено только в провинции Бадахшан.

Средняя цена 1 кг опия в Афганистане снизилась на 20,4% (2007 год - 108 долл. США, 2008 год - 86 долл. США).

Снижение цен отмечено практически во всех регионах страны, за исключением центрального. В восточном - цены упали на 30%, в северном - на 20%, а в западном - на 17%. Снижение цен в южном регионе, несмотря на высокую урожайность опия в течение двух последних лет, составило всего 18%. Самые высокие цены зафиксированы в центральном и восточном регионах (соответственно 171 и

манотиқи марказӣ ва шарқӣ (мутаносибан 171 ва 117 долл. ИМА) ба қайд гирифта шуданд. Камтарин сатҳи қимати афюн дар манотиқи Шимол ва Шимоли шарқӣ (72 долл. ИМА) мушоҳида гардид.

Даромадҳо

Даромадҳо аз истеҳсоли афюн соли 2008 аз 1 млрд. долл. ИМА дар соли 2007 то 730 млн. долл. ИМА коҳиш ёфтанд. 90% онҳо ба саҳми истеҳсолкунандагони манотиқи Ҷанубӣ рост меояд. Фоидаи моликони лабораторияҳо ва тоҷирони муҳаддирот аз 3 млрд долл. ИМА то 2,7 млрд долл. ИМА дар соли 2008 кам шуд.

Ба назари коршиносон даромад аз истеҳсоли афюн дар Афғонистон соли 2008 3,4 млрд. доллари ИМА -ро ташкил намуд, ки 33% маҳсулоти умумии дохилии Афғонистонро ташкил медиҳад.

117 долл. США). Самые низкие цены на опий отмечены в Северном и Северо-восточном регионах (72 долл. США).


Доходы


Доходы от производства опия сократились с 1 млрд. долл. США в 2007 году до 730 млн. долл. США в 2008 году, и 90% из них приходится на долю производителей Южных регионов. А доходы владельцев лабораторий и наркодилеров снизились с 3 млрд. долл. США до 2,7 млрд. долл. США в 2008 году.

По оценке экспертов доходы от производства опия в Афганистане в 2008 году составили 3,4 млрд. долларов США, что составляет 33% от ВВП Афганистана.

Даромадҳо аз истеҳсоли афюн (ба млрд. долл. ИМА

Доходы от производства опия (в млрд. долл. США)






*ВАЗЪИ МУХАДДИРОТ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН*



НАРКОСИТУАЦИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ



Ба раванди вазъи мухаддирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2008 омилҳои зерин таъсир расониданд:

- қоннок шудани фаъолияти гурӯҳҳои байналмилалӣ вобастаи мухаддирот;
- афзоиши ҳаҷми мусодираи мухаддирот аз муомилоти ғайриқонунӣ дар заминаи қоғози қиноёти ошкоршудаи вобаста маводи нашъаовар;
- афзоиши қобили мулоҳизаи ҳаҷми мухаддироти гурӯҳи каннабис дар таркиби маводи нашъаовари аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодирашуда;
- сатҳи доимо баланди афюн дар ҳаҷми умумии мухаддироти забт шуда;
- дар таркиби қиноёти мухаддироти ошкоршуда афзудани қиноёти дар моддаҳои 200, 201 ҚҶ ҚТ пешбинишуда;
- қоғози миқдори шаҳрвандони Тоҷикистон, ки барои содир намудани қиноёти мухаддиротӣ дар кишварҳои ИДМ боздошт шудаанд.

Қиноёти мухаддиротӣ

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2000 қоғози босубботи вазни ҳосил қиноёти мухаддиротӣ дар муқоиса бо дигар навъҳои қиноятҳо мушоҳида мешавад (соли 2007 - 6,3%, соли 2008 - 5,8%).

Соли сипаришуда дар муқоиса бо соли 2007 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қоғози қиноёти вобаста ба мухаддирот то 11% ва ҳаҷми мусодираи маводи нашъаовари гурӯҳи афюнӣ то 17% мушоҳида гардид.

На динамику наркоситуации в Республике Таджикистан в 2008 году повлияли следующие факторы:

- активизация деятельности транснациональных наркогруппировок;
- увеличение объема изъятых из незаконного оборота наркотиков на фоне сокращения выявленных наркопреступлений;
- значительный рост объемов наркотиков каннабисной группы в структуре изымаемых из незаконного оборота наркотиков;
- стабильно высокий уровень опиая-сырца в общем объеме конфискованных наркотиков;
- увеличение преступлений, предусмотренных ст.ст. 200, 201 УК РТ в структуре выявленных наркопреступлений;
- сокращение количества граждан Таджикистана, задержанных в странах СНГ за совершение наркопреступлений.

Наркопреступность

В Республике Таджикистан с 2000 года наблюдается стабильное снижение удельного веса наркопреступлений по сравнению с другими видами преступлений (2007 год - 6,3%, 2008 год - 5,8%).

В истекшем году на территории Республики Таджикистан по сравнению с 2007 годом отмечено снижение зарегистрированных наркопреступлений на 11% и объема изъятых наркотиков опийной группы на 17%.






Дар айни замон ҳаҷми мусодираи муҳаддироти гурӯҳи каннабис 2,3 маротиба афзоиш ёфт (соли 2007 - 1174,062 кг, соли 2008 - 2690,976 кг).

Дар таркиби ҷиноёти муҳаддиротӣ дар ҳоли ҳифз шудани ҳиссаи ҷиноёти ғаразнок бо моддаи 200 ҚҶ ҚТ (муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар бо мақсади фурӯш), вазни ҳоси ҷиноёт бо моддаи 201 ҚҶ ҚТ (муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар бе мақсади фурӯш), аз 34% дар соли 2007 то 36% дар соли 2008 афзоиш ёфт.

В то же время в 2,3 раза увеличились объемы конфискации наркотиков каннабисной группы (2007 год - 1174,062 кг, 2008 год - 2 690,976 кг).

В структуре наркопреступлений при сохраняющемся преобладании доли корыстных преступлений по ст. 200 УК РТ (незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта), удельный вес преступлений по ст. 201 УК РТ (незаконный оборот наркотических средств без цели сбыта) увеличился с 34% в 2007 году до 36% в 2008 году.




Инчунин коҳиши миқдори ҷиноёти содиршуда бо моддаи 204 ҚҶ ҚТ (киштукори ғайриқонунии растаниҳои нашъадор) то 48% мушоҳида мешавад ва мутаносибан вазни ҳоси онҳо дар таркиби умумии ҷиноёти муҳаддиротӣ аз 4% дар соли 2007 то 2% дар соли 2008 кам шуд.

Также наблюдается сокращение количества преступлений по ст.204 УК РТ (незаконное культивирование наркосодержащих растений) на 48 %, и, соответственно, их удельный вес в общей структуре наркопреступлений сократился с 4% в 2007 году до 2% в 2008 году.

Таносуби ҷиноёти муҳаддиротии ошкоршуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Соотношение выявленных наркопреступлений в Республике Таджикистан



Дар вилояти Хатлон коҳиши ҷиноёти мухаддироти ошкоршуда аз 21% то 19% ба назар мерасад.


Дар маркази ҷумҳурӣ ҳиссаи ҷиноёти мухаддироти ба қайд гирифташуда 26% ва дар вилояти Суғд - 32% ташкил намуд.

В Хатлонской области отмечается сокращение выявленных наркопреступлений с 21% до 19%.

В столице республики доля зарегистрированных наркопреступлений составила 26%, в Согдийской области - 32%.

Таносуби ҷиноёти мухаддироти ошкоршуда дар ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ба шумули муассисаҳои нақлиёт

Соотношение выявленных наркопреступлений в регионах республики, в т.ч. на объектах транспорта



Ашхоси ҷиноёти мухаддиротиро содир намуда


Соли 2008 дар муқоиса бо соли 2007 шумораи ашхоси ҷиноёти мухаддиротиро содирнамуда то 4,6% кам шуд. Шумораи бештари ашхос дар вилояти Суғд (258 нафар) ва пойтахт (247 нафар) боздошт шудааст.

Лица, совершившие наркопреступления

В 2008 году по сравнению с 2007 годом на 4,6 % снизилось число лиц, совершивших наркопреступления. Наибольшее количество лиц задержано в Согдийской области (258 чел.) и в столице (247 чел.)

Таносуби ашхоси ошкоршуда барои содир намудани ҷиноёти мухаддиротӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, ба шумули муассисаҳои нақлиёт

Соотношение выявленных лиц за совершение наркопреступлений в регионах республики, в т.ч. на объектах транспорта



Ҳар ҷинояти чаҳорум аз тарафи ашхоси қаблан ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда ва ҳар ҷинояти даҳум дар таркиби гурӯҳ бо маслиҳати пешакӣ содир карда мешавад. Дар шумораи боздоштшудагон барои ҷиноёти мухаддиротӣ ашхоси бекор ва бозмонда аз таҳсил 92,2%; дар сини аз 18 то 30 сола - 27,5% ва вазни хоси занҳо дар ҷумлаи боздоштшудагон 7,3% -ро ташкил медиҳад.

Каждое четвертое наркопреступление совершается лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, и каждое десятое - в составе группы по предварительному сговору. В числе задержанных за наркопреступления неработающие и неучащиеся составляют 92,2%; в возрасте от 18 до 30 лет - 27,5%, от 30 лет и старше - 72,5%; удельный вес женщин в числе задержанных составляет 7,3%.

Ашхосе, ки барои содир намудани ҷиноёти мухаддиротӣ маҳкум шудаанд

Омори судӣ аз соли 2002 ба коҳиши бо-субботи шумораи ашхоси барои содир на-мудани ҷиноёти мухаддиротӣ маҳкумшуда далолат мекунад. Соли 2008 дар муқоиса бо соли 2007 вазни хоси онҳо аз 13,2% то 11,8% коҳиш ёфт.



Дар баробари ин, соли 2008 барои содир намудани ҷиноёти мухаддиротӣ 870 нафар маҳкум шуданд, ки дар муқоиса бо соли 2007 5,1% зиёд мебошад.

Қисми зиёди ашхоси барои содир намудани ҷиноёти вобаста ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидашуда бо моддаи 200 ҚЧ ҚТ маҳкум шудаанд.

Лица, осужденные за совершение наркопреступлений


Судебная статистика с 2002 года констатирует стабильное сокращение числа осужденных за преступления, связанные с наркотиками. В 2008 году по сравнению с 2007 годом их удельный вес сократился с 13,2% до 11,8%.

Вместе с тем в 2008 году за совершенные наркопреступления осуждено 870 человек, что по сравнению с 2007 годом увеличилось на 5,1%.

Большая часть лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуждена по ст. 200 УК РТ.

Таносуби фоизи маҳкумшудагон барои содир намудани ҷиноёти мухаддиротӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Процентное соотношение осужденных в Республике Таджикистан за совершенные наркопреступления




Дар шумораи маҳкумшудагон сокинони пойтахти ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд афзалият доранд.

В числе осужденных преобладают жители столицы республики и Согдийской области.

Таносуби маҳкумшудагон барои ҷиноёти мухаддиротии содиршуда дар минтақаҳои ҷумҳурӣ

Соотношение осужденных за совершенные наркопреступления по регионам республики




Таҳлили омили судӣ нишон медиҳад, ки дар ҷумлаи маҳкумшудагон барои муомилоти ғайриқонунии мухаддирот 51,4% бекорон ва бозмондагон аз таҳсил; 5,4% - занҳо ва 20,1% ашхоси қаблан ба ҷавобгариҳои ҷиноятӣ кашидашуда мебошанд.

Ҳиссаи маҳкумшудагон бо ташҳиси «нашъамандӣ» аз 10,9% дар соли 2007 соли 2008 то 17,4% зиёд шуд.


Из анализа судебной статистики усматривается, что среди осужденных за незаконный оборот наркотиков 51,4% составляют лица неработающие и неучащиеся; 5,4% - женщины; 20,1% - ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Доля осужденных с диагнозом «наркомания» увеличилась с 10,9% в 2007 году до 17,4% в 2008 году.



Мусодираи мухаддирот

Тӯли чанд соли охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоили афзоиши миқдори воситаҳои нашъаовари аз муомилоти ғайриқонунии мусодирашуда ҳифз мешавад.



Изъятия наркотических средств

В течение последних лет в Республике Таджикистан сохраняется тенденция увеличения количества изымаемых из незаконного оборота наркотических средств.

Соли сипаришуда мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии ҷумҳурӣ аз муомилоти ғайриқонунии мухаддирот мусодира намудан, ки дар муқоиса бо соли 2007 ба андозаи 15,2% афзоиш ёфт.

В 2008 году правоохранительными органами и силовыми структурами из незаконного оборота изъято 6073,447 кг наркотиков, что по сравнению с 2007 годом возросло на 15,2%.

Маълумот оиди миқдори маводи нашъоовари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусодирашуда дар солҳои 2007 - 2008

Сведения о количестве наркотических средств, изъятых в Республике Таджикистан в 2007 - 2008 годах

Мавзӯро	Позиции	АНМН / АКН		ВКД / МВД		КДАМ / ГКНБ		ХГ / ТС		СҚС / ГУПВ		ҲАМАГӢ / ВСЕГО	
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
ҲамагӢ муҳаддирот мусодирашудааст Всего изъято наркотиков		1212,660	1316,838	2491,469	2690,237	633,668	841,149	76,513	91,648	855,846	1133,575	5270,156	6073,447
Афзоиш Коҳиш ба% Рост снижение (в %)		8,6		8,0		32,7		19,8		32,5		15,2	
Героин		414,849	368,590	833,190	820,085	115,898	219,822	76,480	82,202	109,264	145,668	1549,681	1636,367
Афзоиш Коҳиш ба% Рост снижение (в %)		-11,2		-1,6		89,7		7,5		33,3		5,6	
Афюн Опий-сырец		452,203	574,032	1226,516	433,624	396,945	491,548			470,749	246,900	2546,413	1746,104
Афзоиш Коҳиш ба% Рост снижение (в %)		26,9		-64,6		23,8				-47,6		-31,4	
Гуруҳи каннабис Каннабисная группа		345,608	374,216	431,763	1436,528	120,825	129,779	0,033	9,446	275,833	741,007	1174,062	2690,976
Афзоиш Коҳиш ба% Рост снижение (в %)		8,3		в 3,3 раза		7,4		в 286 раз		в 2,7 раза		в 2,3 раза	

Таносуби муҳаддироти мусодирашуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2007 - 2008

Соотношение конфискованных наркотиков в Республике Таджикистан в 2007-2008 годах




Афзоиши мусодираи муҳаддироти гуруҳи каннабис аз 1174,062 кг дар соли 2007 то 2690,976 кг дар соли 2008 сабабгори афзоиши ҳиссаи онҳо дар миқдори умумии воситаҳои нашъоовари дар Ҷумҳурии Тоҷикистон забтшуда аз 22% то 44% гардид. Мусодираи ин навъи муҳаддирот дар тамоми минтақаҳои

Увеличение изъятия наркотиков каннабисной группы с 1174,062 кг в 2007 году до 2690,976 кг в 2008 году способствовало увеличению их доли в общем объеме конфискованных в Республике Таджикистан наркотических средств с 22% до 44%. Конфискация данного вида наркотиков увеличилась во

кишвар, ба истиснои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, афзоиш ёфт. Қисми бештари он дар ноҳияҳои наздисарҳадии вилояти Хатлон ва ВМКБ мусодира шудааст.

всех регионах страны, за исключением районов республиканского подчинения. Большая их часть изъята в приграничных районах Хатлонской области и ГБАО.



Тибқи омили Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинояткорӣ дар се соли охир дар Афғонистон афзоиши киштзорҳои бангдона мушоҳида мешавад: соли 2005 - 30 ҳаз. га; соли 2006 - 50 ҳаз. га; соли 2007 - 70 ҳаз. га. Оиди сатҳи кишти бангдона дар соли 2008 маълумоти дақиқ мавҷуд нест. Вале ба асоси маълумоти мавҷуда, вилояти Бадахшон дар ҷумлаи 16 вилояте, ки дар он ҷо киштзорҳои қобили мулоҳизаи бангдона ба қайд гирифта шудаанд, шомил мебошад. Бо дарназардошти он, ки парвариши бангдона дар муқоиса бо кӯкнор масорифи зиёдро тақозо намекунад, аз эҳтимол дур нест, ки деҳқонон аз истеҳсоли афюн ба истеҳсоли бангдона майл кунанд ва ин ҳолат метавонад боиси афзоиши ҳаҷми қочоқи муҳаддироти ин гурӯҳ гардад.

Дар таркиби муҳаддироти афюнии мусодирашуда афзоиши героин ба андозаи 5,6 % (2007 - 1549,681 кг, 2008 - 1636,367 кг) ва ҳиссаи он аз 38% дар соли 2007 то 48% дар соли 2008 мушоҳида гардид.


По данным УНП ООН за последние три года в Афганистане наблюдается увеличение посевов конопли: 2005 год - 30 тыс. га; 2006 год - 50 тыс. га; 2007 год - 70 тыс. га. Достоверных данных об уровне культивирования каннабиса в 2008 году не имеется. В то же время по имеющейся информации провинция Бадахшан входит в число 16 провинций, где были отмечены значительные посевы конопли. Учитывая, что выращивание наркотиков каннабисной группы по сравнению с опийным маком не требует больших затрат, не исключена возможность переориентации деятельности дехкан с опийного производства на каннабисный, что может повлечь увеличение объемов контрабанды наркотиков данной группы.

В структуре изъятых опиатов наблюдается рост изъятого героина на 5,6 % (2007 - 1549,681 кг, 2008 - 1636,367 кг) и увеличение его доли с 38% в 2007 году до 48% в 2008 году.

Сарфи назар аз коҳиши мусодираи афюн то 31,4%, чун пештара он навъи асосии мухаддироти дар Тоҷикистон мусодирашаванда мебошад (2007 - 2546,413 кг, 2008 - 1746,104 кг).

По-прежнемому основным изымаемым видом наркотиков в Таджикистане является опий-сырец, несмотря на снижение объемов его конфискации на 31,4 % (2007 год - 2546,413 кг, 2008 год - 1746,104 кг).

Таносуби афюн ва героини мусодирашуда Соотношение изъятой опия-сырца и героина




Аз миқдори умумии мухаддироти афюнии дар ҷумҳурӣ мусодирашуда 39% ба вилояти бо Афғонистон ҳамсарҳади Хатлон рост меояд ва 66% -и онро афюн ташкил медиҳад.

Из общего объема опиатов, изъятых в республике, 39% приходится на сопредельную с Афганистаном Хатлонскую область, из которых 66% составляет опий-сырец.

Таносуби мусодираи мухаддироти гурӯҳи афюнӣ дар ноҳияҳои наздисарҳади вилояти Хатлон

Изъятие наркотиков опийной группы в приграничных районах Хатлонской области




Солҳои охир дар Осиёи Марказӣ афзоиши босуботи мусодираи афюн мушоҳида мешавад. Дар ин рафти соли 2008 дар минтақа зиёдшавии ҳиссаи героини забтшуда низ ба назар расид.

В последние годы в Центральной Азии наблюдается стабильное увеличение изъятий опия-сырца. Наряду с этим в 2008 году в регионе отмечено также увеличение доли конфискованного героина.

**Раванди мусодираи мухаддироти гуруҳи афюнӣ дар Осиёи
Марказӣ (ба %)**

**Динамика изъятых наркотиков опийной группы
в Центральной Азии (в%)**



Ба назари коршиносони Агентӣ сабабҳои афзоиши содироти героин аз Афғонистон дар соли 2008 чунин мебошанд:

- фаъолият намудани зиёда аз 35 лабораторияи истеҳсолкунандаи героин дар вилоёти шимолу шарқии Афғонистон;

- паст будани қимати афюн дар қисмати Шимолӣ ва Шимоли Шарқии Афғонистон, ки ба афзоиши истеҳсоли героин мусоидат намуд;

- истифодаи захираҳои солҳои гузаштаи афюн дар вилоятҳои Шимолу Шарқии Афғонистон бо сабаби коҳиши сатҳи кишти кӯкнор дар соли 2008.

Сарфи назар аз афзоиши начандон зиёди мусодираи героин дар қаламрави ҷумҳурӣ дар муқоиса бо соли 2007, қимати он дар ш. Душанбе ва вилояти Хатлон ба тағйироти маҳсус мувоҷеҳ нагардид.

Дар ҳудуди ВМКБ қимати 1 кг героини сифати баланд аз 2800 то 4000 - 5000 доллари ИМА ва дар вилояти Суғд аз 4,5 - 6 то 7 - 8 ҳазор доллари ИМА зиёд шуд.

По мнению специалистов Агентства причинами увеличения экспорта героина из Афганистана в 2008 году являются:

- функционирование в северо-восточных провинциях Афганистана более 35 лабораторий;

- низкие цены на опий в Северной и Северо-Восточной части Афганистана, что способствовало увеличению производства героина;

- использование запасов опия прошлых лет в Северо-Восточных провинциях Афганистана в связи со снижением уровня культивирования опийного мака в 2008 году.

Несмотря на некоторое увеличение объемов изъятия героина на территории страны по сравнению с 2007 годом, его стоимость в г. Душанбе и Хатлонской области не претерпела существенных изменений.

На территории ГБАО цена 1 кг героина высокой очистки увеличилась с 2,8 до 4-5 тысяч долларов США, а в Согдийской области с 4,5 - 6 до 7-8 тысяч долларов США.


Қиматҳои тахминии воситаҳои нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2008 (бо доллари ИМА/кг)

Ориентировочные цены на наркотические средства в Республике Таджикистан в 2008 году (в долл. США/кг).

Минтақаҳои Регионҳои	Героин		Афюн Опий-сырец	Ҳашиш Гашиш	Бангдона Каннабис
	Сифати баланд Высокой очистки	Сифати паст Низкой очистки			
Вилояти Хатлон Хатлонская область	3000-3500	1500-2000	300-350	200-250	150-170
ВМКБ ГБАО	4000-5000	2000-2700	200-300	100-200	50-150
Душанбе	3800-4500	1800-2200	700-800	350-500	350-500
Вилояти Суғд Согдийская область	7000-8000	4000-4500	800-1000	1000-1200	800-950

Таҳлили воситаҳои нашъаовари дар минтақаҳои Тоҷикистон мусодирашуда самтҳои асосии содироти қочоқии онҳоро аз Афғонистон, интиқолашонро дар дохили кишвар ва ба хориҷи он нишон медиҳад.

Анализ изъятия наркотических средств в регионах Таджикистана указывает на основные направления их контрабандной поставки из Афганистана, перемещения внутри страны и вывоза за её пределы.



Самтҳои асосии содироти қочоқи муҳаддирот аз тариқи сарҳади тоҷику афгон чунин мебошанд: Шӯрообод, Ҳамадонӣ, Фархор, Панҷ, Дарвоз, Шугнон ва Ишқошим.

Муҳаддироти ба Тоҷикистон воридшуда ба Осиёи Марказӣ, Россия ва минбаъд ба кишварҳои Европа бо хатҳои сайри зерин интиқол дода мешаванд:

■ **Тоҷикистон** (ноҳияҳои Турсунзода, Рӯдакӣ) - **Ўзбекистон** (вилояти Сурхандарё) - **Қазоқистон** - **Россия**;

■ **Тоҷикистон** (ноҳияи Истаравшан, вилояти Суғд) - **Ўзбекистон** (вилоятҳои Қизилқӯрғон, Сирдарё) - **Қазоқистон** - **Россия**;

■ **Тоҷикистон** (вилояти Суғд) - **Ўзбекистон** (вилоятҳои Тошкент, Фарғона) - дигар минтақаҳои **ИДМ**;

■ **Тоҷикистон** (ВМКБ) - **Қирғизистон** (вилояти Ош) - **Қазоқистон** - **Россия**;

■ **Тоҷикистон** (вилояти Суғд) - **Қирғизистон** (вилояти Боткент); **Ўзбекистон** (водии Фарғона) - **Қазоқистон** - **Россия**.

Тамоилҳои интиқоли муҳаддирот аз Тоҷикистон ба кишварҳои ИДМ

Мутобиқи маълумоти расмӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои ИДМ дар тӯли солҳои охир тамоили босуботи қочоқи шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки барои қиноети вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар дар қаламрави онҳо боздошт шудаанд, мушоҳида мешавад.

Основными направлениями контрабандной поставки наркотиков через таджикско-афганскую границу являются: Шурабадское, Хамадонийское, Фархорское, Пянджское, Дарвазское, Шугнанское и Ишкашимское.

Поступившие в Таджикистан наркотики переправляются в Центральную Азию, Россию и далее в страны Европы по следующим основным маршрутам:

■ **Таджикистан** (районы Турсунзаде, Рудаки) - **Узбекистан** (Сурхандарьинская область) - **Казахстан** - **Россия**;

■ **Таджикистан** (Истаравшанский район Согдийской области) - **Узбекистан** (Джизакская, Сырдарьинская области) - **Казахстан** - **Россия**;

■ **Таджикистан** (Согдийская область) - **Узбекистан** (Ташкентская, Ферганская области) - другие регионы **СНГ**;

■ **Таджикистан** (ГБАО) - **Кыргызстан** (Ошская область) - **Казахстан** - **Россия**;


■ **Таджикистан** (Согдийская область) - **Кыргызстан** (Баткентская область); - **Узбекистан** (Ферганская долина) - **Казахстан** - **Россия**.

Тенденции вывоза наркотиков из Таджикистана в страны СНГ

По официальным данным правоохранительных органов стран СНГ на протяжении последних лет наблюдается стабильное сокращение количества граждан Таджикистана, задержанных за причастность к незаконному обороту наркотиков на их территории.


Шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар кишварҳои ИДМ барои даст доштан дар қиноети вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар боздошт шудаанд

Количество граждан Таджикистана, задержанных в странах СНГ за причастность к незаконному обороту наркотиков




Таносуби шаҳрвандони боздоштшудаи Тоҷикистон дар кишварҳои ИДМ (бо %) ва миқдори муҳаддироти аз онҳо мусодирашуда (бо кг)

Соотношение задержанных граждан Таджикистана в странах СНГ (в %) и количество изъятых у них наркотиков (кг)




- Россия
- Қирғизистон / Қазоқистон
- Қазоқистон / Қазоқистон
- Ўзбекистон / Қазоқистон




Дар шумори шаҳрвандони дар кишварҳои ИДМ боздоштшудаи Тоҷикистон сокинони вилояти Суғд ва пойтахт афзалият доранд, ки ба тамаркузи шабакаҳои асосии нақлиёти васлкунандаи Тоҷикистон бо кишварҳои ИДМ дар ш. Душанбе ва шимолӣ ҷумҳурӣ вобаста мебошад.

В числе задержанных в странах СНГ граждан Таджикистана преобладают жители Согдийской области и столицы, что обусловлено сосредоточением основных транспортных узлов в г. Душанбе и на севере республики, соединяющих Таджикистан со странами СНГ.

Таносуби боздоштшудагон аз рӯи маҳали зист
Соотношение задержанных лиц по месту проживания




Миқдори муҳаддироти мусодирашуда
Количество изъятых наркотиков



55% боздоштшудагон дар сини 30 - 49 сола мебошанд ва аз онҳо 600 кг маводи муҳаддир мусодира шудааст. Дар шумори умумии боздоштшудагон ашхоси қобили меҳнат афзалият доранд, ки омилҳои он надуштани ҷои қор, сатҳи пасти зиндагии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, муҳожирати иҷборӣ ва ҷалб шудан ба тиҷорати муҳаддирот дар кишварҳои буду бош ҷиҳати дарёфти маблағ барои рӯзгузаронӣ мебошанд.


55% задержанных - лица в возрасте 30-49 лет, у которых изъято свыше 600 кг наркотиков. В общем числе задержанных преобладают трудоспособные лица, что обусловлено трудовой незанятостью, низким социально-экономическим уровнем жизни, вынужденной миграцией, вовлечением в наркобизнес в поисках средств существования в странах пребывания.

Таносуби ашхоси боздоштшуда аз рӯи син
Соотношение задержанных лиц
по возрастной категории




Дар шумори занҳои боздоштшуда (36) сокинони пойтахт ва вилояти Суғд дар сини аз 30 то 49 сола афзалият доранд. Миқдори маводи аз онҳо мусодирашуда дар муқоиса бо соли гузашта ба андозаи 2,8 баробар афзуд.

Миқдори мухаддироти мусодирашуда
Количество изъятых наркотиков




В числе задержанных женщин (36) преобладают жительницы столицы и Согдийской области в возрасте от 30 до 49 лет. Количество изъятых у них наркотических средств по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2,8 раза.

Таносуби занҳои дастгиршуда аз рӯи синну сол
Соотношение задержанных женщин
по возрастной категории



Миқдори мухаддироти аз занҳо мусодирашуда
Количество изъятых наркотиков у женщин



Усулҳои асосии пинҳон намудани мухаддирот

Ҷиҳати пинҳон намудани мухаддирот аз усулҳои асосии зерин истифода мешавад:

- борхалтаи дастӣ;
- махфигоҳи сохташуда;
- либос;
- салони автомашинаҳо;
- дохили бадан.

Усулҳои интиқол ва пинҳон намудани мухаддирот доимо такмил дода мешаванд.

Дар тӯли соли сипаришуда интиқолдиҳандагон аз усулҳои чун пинҳон сохтани мухаддирот дар дохили меваҷот (себ, нок, хурмо), меваҷоти хушк (мавиз, pista, бодом, донак); дӯхтани бастаҳои героин дар зерҳои астарӣ либосӣ боло ва кӯрпача истифода намуданд.

Основные способы сокрытия наркотиков

Для сокрытия наркотиков используются следующие основные способы:

- ручная кладь;
- оборудованный тайник;
- одежда;
- салон автомашины;
- внутриполостной.

Методы транспортировки и сокрытия наркотиков постоянно совершенствуются.

В течение года курьерами использовались такие методы, как сокрытие наркотика во фруктах (яблоки, груши, хурма) и сухофруктах (изюм, фисташки, миндаль, абрикосовые косточки); вшивание упаковок героина во внутреннюю подкладку верхней одежды и матраца (курпачи).



Фурудгоҳҳои Душанбе, Хуҷанд, Қўлоб, ки Тоҷикистонро бо кишварҳои хориҷӣ пайваст мекунад

Аэропорты Душанбе, Худжанда, Куляба, соединяющие Таджикистан с зарубежными странами

Роҳҳои, ки Тоҷикистонро бо Ўзбекистон (вилоятҳои Самарқанд, Сирдарё, Сурхондарё, Тошканд, Фарғона), Қирғизистон (Боткент, Ош) ва Хитой (Ноҳияи худмухтори Синзияну Уйғуристон) васл мекунад

Дороги, соединяющие Таджикистан с Узбекистаном (Самаркандская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Ферганская области), Кыргызстаном (Баткентская, Ошская области) и Китаем (Синьцзянь-Уйгурский автономный район)

Қаторҳои мусофирбар ва боркаши роҳи оҳан, ки Тоҷикистонро бо кишварҳои ИДМ васл мекунад

Пассажирские и грузовые железнодорожные составы, соединяющие Таджикистан со странами СНГ

Тамоилҳои бозори ҷиноии муҳаддирот

Мусодираи муҳаддироти аз растаниҳои пайдо шуда (афюн, каннабис, ҳашиш) дар муқоиса бо соли 2007 кадом хусусияти фарқкунанда надошт. Ягона истисно мусодираи ҳашише мебошад, ки ҷиҳати бастабандии он борҷомаи вакуумии фабрикаӣ барои мавади иртизоқӣ истифода шуда буд.

Тенденции криминального наркорынка

Изъятия наркотиков растительного происхождения (опий, каннабис, гашиш) не имели каких-либо отличительных особенностей по сравнению с 2007 годом. Единственное исключение составляет изъятие гашиша, для фасовки которого использовалась фабричная вакуумная упаковка из-под продуктов питания.



Таҳлили натиҷаи таҳқиқоти таркиби сифати кимёвии маводи героиндоре, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мусодира мешавад, имкон медиҳад чанд намуди омехтаҳои героиндор чун карда шавад, ки дорои таркиби сифатии кимёвии зерин мебошанд:

- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, кофеин;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, лактоза;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, хлорохин, лактоза;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, лактоза, омехтаҳои фармасевтӣ (анальгин, декстропропосифен ва ғайра);
- кофеин, диазепам, фенобарбитал, папаверин, наркотин, героин (миқдори осорӣ).

Мавҷудияти миқдории героин дар таркиби омехтаҳои дар боло зикршуда дар ҳудуди аз миқдори осорӣ (камтар аз 0,5%) то 94% (дар муҳосиба бо героин-гидрохлорид-моногидрат) каму зиёд мешавад.

Дар айни замон баъри махлут намудани маводи героиндор мураккаботи зерин истифода мешаванд:

- сахароза (қанди лаблабу ва ё найшакар). Ҳам дар бахшҳои калони героин ва ҳам дар дозаҳои якдафъагии он истифода мешавад.
- димедрол, цитрамон, парацетамол, анальгин. Қурсҳои ин дорувориҳо ба шакли кӯфта дар дозаҳои якдафъагӣ омехта карда мешаванд.

Соли 2008 кӯшиши такмили усулҳои интиқоли героин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифодаи алоқаи почтаи байналмилалӣ ҷиҳати ирсоли посилкаҳо мушоҳида шуд.

Анализ результатов исследования качественного химического состава героиносодержащих веществ, изымаемых на территории Республики Таджикистан, позволяет выделить несколько видов героиносодержащих смесей, имеющих следующий качественный химический состав:

- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, кофеин;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, лактоза;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, хлорохин, лактоза;
- героин, 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин, лактоза, фармацевтические примеси (анальгин, декстропропосифен и т.д.);
- кофеин, диазепам, фенобарбитал, папаверин, наркотин, героин (следовое количество).

Количественное содержание героина в составе вышеуказанных смесей колеблется от следового (менее 0,5%) до 94% (в пересчете на героин-гидрохлорид-моногидрат).

В настоящее время в качестве примесей в героиносодержащих веществах используются следующие компоненты:


- сахароза (свекловичный или тростниковый сахар). Используется как в крупных партиях, так и в разовых дозах.
- димедрол, цитрамон, парацетамол, анальгин. Таблетки этих лекарственных препаратов добавляются в размельченном виде в разовые дозы.

В 2008 году наблюдались попытки усовершенствования методов транспортировки героина из Республики Таджикистан с использованием международной почтовой связи для отправления посылок.



Дар қатори он ки қаблан мевачот ва сабзичот ба сифати махфигоҳ барои героин истифода мешуд, фактҳои нави пинҳон намудани героин дар шакли мевачоти худсохт мушоҳида шуданд. Яъне мусодираи героин дар шакли мағзи худсози донаҳои бодом, зардолу, pista ва мавиз.

Наряду с ранее имевшим место использованием плодоовощной продукции в качестве тайников с героином, отмечены новые факты камуфлирования героина в виде поддельных плодов. Это - изъятия героина, которому придан вид ядрышек миндальных орехов, абрикосовых косточек, фисташек и изюма.



Мағзи худсохти бодом
Поддельное ядрышко миндаля

Мағзи ҳақиқии бодом
Настоящее ядрышко миндаля и его излом



Мағзҳои худсохти донаи зардолу
Поддельные ядрышки косточек абрикоса


Мағзҳои ҳақиқии донаи зардолу
Настоящие ядрышки косточек абрикоса

Бастаҳои героин дар дохили мавиз
Контейнеры с героином, размещенные внутри изюма

Ҳодисаҳои алоҳидаи мусодираи курсҳои «экстази» дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида мешаванд, вале ҳислати доимӣ надоранд. Таҳлили сифатии кимёвии курсҳои мусодирашудаи «экстази» нишон медиҳад, ки манбаъи пайдоиши онҳо мухталиф мебошад.

Изъятия таблеток «экстази» на территории Республики Таджикистан отмечаются в отдельных случаях и не имеют систематического характера. Качественный химический анализ изымаемых таблеток «экстази» свидетельствует о различных источниках их происхождения.






*МУҚОБИЛИЯТ БО ИНТИҚОЛИ
МУХАДДИРОТ ДАР ТОҶИКИСТОН*



*ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТРАФИКУ В
ТАДЖИКИСТАНЕ*



Муқобилият бо муомилоти ғайриқонунии муҳаддирот ва тавсеаи нашъамандӣ тақомули минбаъдаи фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қўшунҳои сарҳадбонии кишварро тақозо менамояд. Солҳои охир дар Тоҷикистон системаи муассири ҳамкориҳои байниидоравӣ дар соҳаи мубориза бо қинояткориҳои муташаққили трансмиллӣ ташкил шудааст, ки ҳамоҳангсозии он ба дӯши Агенсии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон воғзор шудааст.


Фаъолияти мувофиқашудаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қўшунҳои сарҳадбонии Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои маҳсус медиҳад. Сол то сол ҳаҷми мусодираи муҳаддирот аз муомилоти ғайриқонунӣ афзоиш меёбад, ки аз имконоти Тоҷикистон дар қиҳати муборизаи муассир алайҳи таҷовузи муҳаддиротӣ гувоҳӣ медиҳад.

Противодействие незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании требует дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительных органов и пограничных войск страны. В последние годы в Таджикистане создана эффективная система межведомственного сотрудничества в сфере борьбы с транснациональной организованной наркопреступностью, координация которой возложена на Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан.

Согласованные действия правоохранительных органов и пограничных войск Республики Таджикистан дают ощутимые результаты. Из года в год наращиваются объемы изъятий наркотиков из незаконного оборота, что свидетельствует о возможности Таджикистана эффективно противостоять наркоэкспансии.

Мусодираи муҳаддирот аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Изъятие наркотиков правоохранительными органами Республики Таджикистан



Дар тӯли даҳ соли охир дар қаламрави Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ зиёда аз 60 тонна муҳаддирот, ба шумули 28 тонна героин мусодира шудааст.

Соли 2008 мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон фаъолияти чанд гурӯҳи трансмиллии вобаста ба муҳаддиротро қатъ намуданд, ки дар ҳайати онҳо шаҳрвандони ҶАҶ, Филиппин, Уганда, Афғонистон, Туркия, Россия, Украина ва кишварҳои Осиёи Марказӣ шомил буданд.



За последние 10 лет на территории Таджикистана из незаконного оборота изъято более 60 тонн наркотиков, в том числе свыше 28 тонн героина.

В 2008 году правоохранительными органами Таджикистана пресечена деятельность ряда транснациональных наркогруппировок, в состав которых входили граждане ЮАР, Филиппин, Уганды, Афганистана, Турции, России, Украины и стран Центральной Азии.



Ҳиссаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қўшунҳои сарҳадбонии Тоҷикистон дар мусодираи муҳаддирот аз муомилоти ғайриқонунӣ

Доля изъятий из незаконного оборота наркотиков правоохранительными органами и Пограничными войсками Таджикистана



Ташкили мубориза бо муомилоти ғайриқонунии муҳаддирот

Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон 789 ҳодисаи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаоварро ошкор кард, ки дар натиҷа 2 690,237 кг муҳаддирот, аз ҷумла зиёда аз 1250 кг маводи нашъаовари гурӯҳи афюнӣ мусодира гардид.

Фаъолияти 56 гурӯҳи собити нашъачаллоб қатъ карда шуд.

9 шаҳрванди кишварҳои ИДМ, 1 шаҳрванди Туркия ва 13 шаҳрванди Афғонистон дастгир шуданд.

Ба судҳои ҷумҳурӣ 496 парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 723 нафар ирсол шуданд.

Миқдори аз ҳама зиёди муҳаддирот моҳи ноябри соли 2008 ҳангоми боздошти сокини ноҳияи Роштқалъаи ВМКБ ба даст омад ва дар натиҷа аз автомашинаи тамғаи «ЗИЛ-130» 27,808 кг героин ва 530,139 кг ҳашиш мусодира карда шуд.

Дар рафти гузаронидани амалиётҳои оперативӣ - профилактикии «Морфин» ва «Притон» 18 шаҳрванд боздошт гардид, зиёда аз 1 кг морфин, 7,049 кг симоб, 5,74 гр МДМА (экстази), 111,865 гр маводи психотропӣ мусодира шуд ва ду фасодхона ҷиҳати истеъмоли маводи нашъадор барҳам дода шуд.

Муштаракан бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Қазоқистон ва Россия 36 амалиёт гузаронида шуд, ки дар натиҷа 323,474 кг муҳаддирот, аз ҷумла 279,028 кг героин, 18,436 кг афюн, 26,010 кг ҳашиш мусодира карда шуд. 60 нафар аъзоёни гурӯҳҳои байналмилалӣ во-баста ба маводи нашъаовар боздошт гардиданд.

Организация борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Министерством внутренних дел Республики Таджикистан пресечено 789 фактов незаконного оборота наркотиков, в результате которых конфисковано 2 690,237 кг наркотиков, в том числе более 1 250 кг наркотиков опийной группы.

Ликвидирована деятельность 56 устойчивых преступных групп.

Задержано 9 граждан СНГ, 1 гражданин Турции и 13 граждан Афганистана.

В суды республики направлено 496 уголовных дел в отношении 723 лиц.

Самая крупная партия наркотиков была изъята в ноябре 2008 года в ходе задержания жителя Рошткалинского района ГБАО, у которого в тайнике автомашины марки «ЗИЛ-130» обнаружено и изъято 27,808 кг героина и 530,139 кг гашиша.

В ходе проведения операций «Морфин» и «Притон» задержано 18 граждан, изъято свыше 1 кг морфина, 7,049 кг ртути, 5,74 гр МДМА (экстази), 111,865 гр психотропных веществ и ликвидировано два наркопритона.

Проведено 36 совместных операций с правоохранительными органами Казахстана и России, в ходе которых изъято 323,474 кг наркотиков, в том числе 279,028 кг героина, 18,436 кг опия-сырца, 26,010 кг гашиша. Задержано свыше 60 членов международных наркогруппировок.



Мусодираи воситаҳои нашъаовар аз тарафи ВКД ҶТ

Изъятие наркотических средств МВД РТ



Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 139 ҳодисаи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаоварро ошкор ва дар натиҷа 1316,838 кг мухаддирот, аз ҷумла зиёда аз 940 кг воситаҳои нашъаовари гурӯҳи афюнӣ мусодира намуд.

Фаъолияти 2 гурӯҳи муташаккили ҷинояткори вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ифшо карда шуд. Ҳангоми коркарди яке аз онҳо моҳи майи соли 2008 кормандони Агентӣ як роҳи байналмилалии қочоқи мухаддиротро аз Афғонистон тавассути қаламрави Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ қатъ ва зиёда аз 423 кг маводи нашъаовар мусодира намуданд. Дар рафти ҷорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки боздоштшудагон аъзоёни гурӯҳи ҷинояткоре мебошанд, ки яқҳо бо афғонҳои тоҷири мухаддирот воридоти маводи нашъаоварро аз виллоети шимолу шарқии Афғонистон ташкил намуда буданд. Дар ҳаёти гурӯҳи мазкури ҷинояткор сокинони ноҳияҳои муталифи ҷумҳурӣ, инчунин шаҳрвандони Афғонистон, ки дар баъзе кишварҳои ИДМ иртибототи ҷиноӣ доранд, шомил буданд.

Дар бухории махсуси Агентӣ соли 2008 2 653,222 кг маводи нашъадори шомили парвандаҳои ҷиноятӣ, ки ҳукмиҳои онҳо эътибори қонунӣ пайдо намудаанд, сӯзонид шуд.

Бо мақсади ошкор ва қатъ намудани ҳодисаҳои интиқоли мухаддирот аз тариқи

Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан выявлено 139 фактов незаконного оборота наркотиков, в результате чего изъято 1316,838 кг наркотиков, в том числе свыше 940 кг наркотиков опийной группы.

Разоблачена деятельность 2 организованных преступных наркогруппировок. В ходе разработки одной из них в мае 2008 года сотрудниками Агентства перекрыт международный канал контрабанды наркотиков из Афганистана через территорию Таджикистана в зарубежные страны, изъято более 423 кг наркотических средств. Проведенными следственными мероприятиями установлено, что задержанные являются членами преступной группировки, организовавшей с афганскими наркодилерами поставку наркотиков из северо-восточных провинций Афганистана.



хати Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарҳои мунтазами гурӯҳҳои сайёр аз ҳисоби кормандони оперативӣ ва кинологҳои АНМН ба ноҳияҳои наздисарҳади ВМКБ, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ, инчунин ба дидбонгоҳҳои доимии «Чорбоғ» -и ноҳияи Варзоб, «Бародарӣ» -и ноҳияи Турсунзода, «Қарамиқ» -и Ҷиргатол, «Панҷи поён» -и ноҳияи Қумсангир ва «Қизил Арт» -и ноҳияи Мурғоб ташкил шудаанд. Бо ин мақсад маҷмаи нозиротӣ - муоинавии THSCAN MT1213LT истифода мешавад.



Ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯӣ доимо сағҳои хизматӣ - ҷустуҷӯии Маркази кинологӣ истифода мешаванд. Бо кумаки онҳо соли 2008 140,930 кг маводи нашъаовар ошкор ва мусодира карда шуд. Дар доираи ҳамкорӣ бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии ҷумҳурӣ тавассути сағҳои хизматӣ - ҷустуҷӯии Агентӣ 14,436 кг мусодира гардид.

15 амалиёти муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, 233,004 кг маводи нашъаовар, аз ҷумла 19,704 кг героин, 69,694 кг афюн ва 143,606 кг воситаҳои нашъаовари гурӯҳи каннабис мусодира гардид, 8 шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 шахрванди Ҷумҳурии Исломии Афғонистон боздошт шуданд.

Бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои ИДМ 7 амалиёт гузаронида шуд, аз он ҷумла бо ҶР - 3, Қирғизистон - 2 ва Қазоқистон - 2. Дар натиҷа аз муомилоти ғайриқонунӣ 111,249 кг воситаҳои нашъаовар, ба шумули 100,772 кг героин ва 10,477 кг муҳаддироти гурӯҳи каннабис мусодира карда шуд.

Бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Афғонистон 46 амалиёт гузаронида шуд ва дар натиҷа аз му-

В состав указанной ОПГ входили жители различных регионов республики, а также граждане Афганистана, располагающие преступными связями в некоторых странах СНГ. Всего по данному делу арестовано 8 человек.

В специальной печи Агентства в 2008 г. уничтожено 2 653,222 кг наркотических средств по уголовным делам, по которым приговоры вступили в законную силу.

В целях выявления и пресечения фактов незаконного перемещения наркотиков через линию Государственной границы Республики Таджикистан организованы регулярные выезды мобильных групп из числа оперативных сотрудников и кинологов АКН в приграничные районы ГБАО, Хатлонской, Согдийской областей, районы республиканского подчинения, а также на стационарные посты «Чорбоғ» Варзобского района, «Братство» Турсунзадевского района, «Карамык» Джиргитальского района, «Нижний Пяндж» Кумсангирского района, «Кызыл-Арт» Мургабского района. В этих целях используется Инспекционно-досмотровый комплекс THSCAN MT1213LT.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий постоянно применяются служебно-розыскные собаки Кинологического центра. С их помощью в 2008 году обнаружено и изъято 140,930 кг наркотиков. В рамках сотрудничества с другими правоохранительными органами и силовыми структурами республики с помощью служебно-розыскных собак Агентства изъято 14,436 кг наркотиков.

Проведено 15 совместных операций с правоохранительными органами и силовыми структурами Республики Таджикистан, из незаконного оборота изъято 233,004 кг наркотических средств, в том числе 19,704 кг героина, 69,694 кг опия и 143,606 кг наркотических средств каннабисной группы, задержаны 8 граждан Республики Таджикистан и 2 гражданина Исламской Республики Афганистан.

С правоохранительными органами стран СНГ проведено 7 операций, из них: с РФ - 3, Кыргызстаном - 2, Казахстаном - 2. В результате из незаконного оборота изъято 111,249 кг наркотических средств, в том числе 100,772 кг героина и 10,477 кг наркотических средств каннабисной группы.

С правоохранительными органами Афганистана проведено 46 операций, в результате которых из незаконного оборота изъято 2886,050 кг наркотических средств, в том




омилоти ғайриқонунӣ 2886,050 кг воситаҳои нашъаовар, ба шумули 482,435 кг героин, 2216,315 афюн, 187,300 кг муҳаддироти гурӯҳи каннабис мусодира карда шуд.

числе 482,435 кг героина, 2216,315 кг опия, 187,300 кг наркотиков каннабисной группы.

Мусодираи воситаҳои нашъаовар аз тарафи АНМН ҚТ

Изъятие наркотических средств АКН РТ



Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ зиёда аз 840 кг муҳаддирот, аз ҷумла бештар аз 700 кг маводи гурӯҳи афюнӣ мусодира намуд.

Дар фурудгоҳи ш. Душанбе се ҳодисаи интиқоли қочоқии муҳаддирот аз тариқи сарҳади гумрукӣ ва давлатии ҷумҳурӣ аз тарафи шаҳрвандони ҶАҶ ва Филиппин қатъ ва дар натиҷа 10 кг героин мусодира карда шуд.

Муштарақан бо дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии кишвар 10 амалиёт гузаронида шуд, ки дар натиҷа 221,749 кг муҳаддирот забт карда шуд.


Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан из незаконного оборота изъято более 840 кг наркотиков, в том числе более 700 кг опиатов.

В аэропорту г. Душанбе пресечено три факта контрабандной перевозки наркотических средств через таможенную и государственную границу республики гражданами ЮАР и Филиппин, в результате которых изъято 10 кг героина.

Совместно с другими правоохранительными органами и силовыми структурами страны проведено 10 операций, в результате которых конфисковано 221,749 кг наркотиков.

Мусодираи воситаҳои нашъаовар аз тарафи ҚДАМ ҚТ

Изъятие наркотических средств ГКНБ РТ



Сарраёсати қўшунҳои сарҳадии ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008 аз муомилоти ғайриқонунӣ зиёда аз 1 тонна мухаддирот, аз ҷумла 392,568 кг маводи нашъаовари афюнӣ ва бештар аз 700 кг воситаҳои нашъаовари гурӯҳи каннабис мусодира намуд.

Дар рафти гузаронидани 13 амалиёти муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии Тоҷикистон дар хати сарҳади давлатӣ аз қочоқи 337,842 кг мухаддирот ҷилавгирӣ шуд.

Ҳар сол қўшунҳои сарҳадӣ дар гузаронидани амалиёти махсуси марзӣ дар қаламрави Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россия бо мақсади муқовимат бо воридшавии террористони байналхалқӣ, силоҳ, муҳимоти ҷангӣ, воситаҳои нашъадор ва муҳочирони ғайрирасмӣ аз қаламрави Афғонистон иштирок менамоянд.

Соли 2008 дар рафти гузаронидани амалиёти «Достик - 2008» сарҳадбонони тоҷик 4 ҳодисаи қочоқи мухаддиротро қатъ намуданд, 111 кг воситаҳои нашъаовар, аз ҷумла 9 кг героин, 102 кг маводи нашъаовари гурӯҳи каннабис мусодира ва 495 бех растаниҳои нашъадорро маҳв карданд.

Главным управлением пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан в 2008 году из незаконного оборота конфисковано свыше 1 тонны наркотиков, в том числе 392,568 кг опиатов и более 700 кг наркотиков каннабисной группы.

В ходе 13 проведенных совместных операций с правоохранительными органами и силовыми структурами Таджикистана на линии государственной границы пресечена попытка контрабанды 337,842 кг наркотиков.

Ежегодно пограничные войска участвуют в проведении специальной пограничной операции на территории Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации, целью которой является противодействие проникновению с территории Афганистана международных террористов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и нелегальных мигрантов.

В 2008 году в ходе проведения операции «Достык-2008» таджикскими пограничниками пресечено 4 факта контрабанды наркотиков, изъято 111 кг наркотических средств, в том числе 9 кг героина, 102 кг наркотических средств каннабисной группы, уничтожено 495 тыс. кустов наркосодержащих растений.

Мусодираи воситаҳои нашъаовар аз тарафи СҚС ҶТ

Изъятие наркотических средств ГУПВ ГКНБ РТ





Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 32 ҳодисаи интиқоли қочоқии маводи нашъадорро аз тариқи сарҳади гумрукии ҷумҳурӣ қатъ ва дар ноҳияи Мурғоб як махфигоҳи маводи нашъаоварро ошкор намуд. Зиёда аз 91 кг мухаддирот, аз он ҷумла 82 кг героин мусодира карда шуд.

Дар фурудгоҳҳои Душанбе, Хуҷанд ва Қӯлоб 27 кӯшиши интиқоли ғайриқонунии мухаддирот ба Федератсияи Россия ошқору қатъ ва 33 кг героин мусодира карда шуд.

Дар фурудгоҳи ш. Душанбе ҳангоми кӯшиши интиқоли 37,510 кг героин ба Туркия се тан ҳомилони мухаддирот, шаҳрвандони Уганда ва Филиппин боздошт шуданд.

Дар нуқтаи назоратӣ-гузаргоҳии «Панҷи Поён» ҳангоми кӯшиши интиқоли 7,134 кг героин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон се тан шаҳрванди афғон боздошт гардиданд.

Муштарақан бо ВҚД ва ҚДАМ Ҷумҳурии Тоҷикистон 2 амалиёти муштарак сурат гирифт ва дар рафти онҳо 10 кг героин мусодира карда шуд.

Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан пресечено 32 факта контрабандного перемещения наркотиков через таможенную границу республики и обнаружен схрон с наркотиками в Мургабском районе ГБАО. Изъято свыше 91 кг наркотиков, в том числе более 82 кг героина.

В аэропортах Душанбе, Худжанда и Куляба выявлено и пресечено 27 попыток незаконного вывоза наркотиков в Российскую Федерацию, изъято свыше 33 кг героина.

При попытке вывоза в Турцию 37,510 кг героина в аэропорту г. Душанбе задержано трое наркокурьеров, граждан Уганды и Филиппин.

На КПП «Нижний Пяндж» задержано трое афганских граждан при попытке ввоза в Республику Таджикистан 7,134 кг героина.

Проведены 2 совместные операции с МВД и ГУПВ ГКНБ Республики Таджикистан, в ходе которых изъято свыше 10 кг героина.

Мусодираи воситаҳои нашъаовар аз тарафи ХГ ҚТ

Изъятие наркотических средств ТС РТ



Амалиёти «Кӯкнор»

Бо мақсади ошқор ва маҳв намудани киштзорҳои ғайриқонунии растаниҳои нашъадор ва бангдонаи худрӯй ҳар сол дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои май - декабр амалиёти «Кӯкнор» гузаронида

Операция «Мак»

В целях выявления и уничтожения незаконных посевов культивируемых и дикорастущих наркосодержащих растений на территории Республики Таджикистан ежегодно с 1 мая по 1 декабря проводится операция

мешавад. Дар ҷараёни он фаъолияти фаврӣ - ҷустуҷӯӣ дар дидбонгоҳҳои доимии воқеъ дар шоҳроҳҳои Қургонтеппа - Душанбе, Кӯлоб - Душанбе, Душанбе - Ҳуҷанд, Душанбе - Турсунзода, Душанбе - Ҷиргатол пурзӯр карда мешавад ва дидбонгоҳҳои муштараки сайёра амал менамоянд. Дар муассисоти нақлиёти роҳи оҳан, ҳавоӣ ва автомобилӣ мунтазам гурӯҳҳои муштараки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кӯшунҳои сарҳадӣ чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯӣ мегузaronанд.

Соли 2008 дар амалиёт 2350 корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 890 намоёнҳои ҳокимияти иҷроияи мақомоти маҳаллӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) иштирок намурад. Барои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯӣ дар нуқтаҳои нозиротӣ - гузаргоҳии «Бародарӣ» (Турсунзода), «Фотехобод» (Мастҷох), «Панҷи Поён» (Қумсангир) ва дар муассисаҳои нақлиёти роҳи оҳан, автомобилӣ ва ҳавоӣ 370 гурӯҳи сайёри оперативӣ ташкил шуда буд.

Дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯӣ дар майдони умумии 29,4 га миқдори 544041 бех бангдонаи худрӯй ошкор ва маҳв карда шуд, ки дар муқоиса бо соли 2007 7,2% камтар мебошад.


Кишти ғайриқонунии кӯкнор бошад амалан то ҳадди ниҳой коҳиш ёфтааст.


«Мак». В ходе её проведения усиливается оперативно - розыскная деятельность на стационарных постах, расположенных на автотрассах Курган-Тюбе - Душанбе, Куляб - Душанбе, Душанбе - Худжанд, Душанбе -Турсунзаде, Душанбе - Джиргиталь и функционируют совместные мобильные посты. Совместные группы правоохранительных органов и пограничных войск постоянно проводят оперативно-розыскные мероприятия на объектах железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта.

В 2008 году в ходе проведения операции были задействованы 2350 сотрудников правоохранительных органов, 890 представителей органов местной исполнительной власти и дехканских (фермерских) хозяйств. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий на контрольно - пропускных пунктах «Бародари» (Турсунзаде), «Фотехобод» (Мастҷох), «Нижний Пяндж» (Кумсангир) и на объектах железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта были организованы 370 мобильных оперативных групп.

Проведенными оперативно-поисковыми мероприятиями на общей площади 29,4 га обнаружена и уничтожена дикорастущая конопля в количестве 544041 кустов, что на 7,2% меньше чем в 2007 году.

Незаконное культивирование опийного мака практически сократилось до минимума.






*НАЗОРАТИ МУОМИЛОТИ ВОСИТАҶОИ
НАШЪАОВАР, МОДДАҶОИ ПСИХОТРОПӢ
ВА ПРЕКУРСОРҶОИ ОНҶО*

5

*КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ
ПРЕКУРСОРОВ*



Бо мақсади назорати муомилоти воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, инчунин пешгирии воридшавии онҳо ба каналҳои ғайриқонунии мунтазам дар корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо, сарфи назар аз шакли моликиятшон, санҷишҳо гузаронида мешаванд.

Тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷишҳои фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Фармоиши Директори Агентӣ «Дар бораи қоидаҳои санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» таҳия ва тасдиқ шудааст. Санҷиш мутобиқи феҳристи саволҳои назоратӣ сурат мегирад.

Мутобиқи нақшаҳо, инчунин дар доираи амалиётҳои байналмилалӣ «Канал» ва «Тарсет» Агентӣ дар дорухонаҳо ва муассисоти табобатӣ - пешгирикунанда, корхонаҳои саноатӣ оиди ҳолати риояи қоидаҳои муомилоти воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо 281 санҷиши нозиротӣ гузаронид, ки дар натиҷа 3 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Бо мақсади бартароф намудани камбудихо 25 пешниҳод содир карда шуд.

Санҷишҳои гузаронидашуда нишон доданд, ки фаъолияти муассисоти тиббӣ ва корхонаҳо дар соҳаи фурӯш ва истифодаи воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо каме беҳтар шудааст. Вале дар ин радиф ҳанӯз ҳам як қатор норасоӣҳо, аз ҷумла вайрон намудани тартиби нигоҳдории маводи назоратшаванда ва тартиби сар додани онҳо, инчунин риоя накардани тартиби литсензиякунонӣ, ҷой доранд.

Соли 2008 дар соҳаи муомилоти воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо 50 литсензия ва 9 шаходатнома барои воридоти онҳо дода шудааст.

Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 24 намуди прекурсорҳо зерин назорати миллӣ қарор доранд.

Дар Тоҷикистон заминаи муассири қонунгузорӣ, меъёри - ҳуқуқӣ ва системаи назорат ташкил шудааст ва он имкон медиҳад, ки аз болои муомилоти прекурсорҳо назорати босамар бурда шавад. Бо ин мақсад:

В целях осуществления контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также предупреждения их утечки в незаконные каналы, регулярно проводятся проверки на предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности.

Согласно требований Закона Республики Таджикистан «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан» разработано и утверждено Распоряжение Директора Агентства «О правилах проверки деятельности хозяйствующих субъектов в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». Проверка осуществляется согласно перечня контрольных вопросов.

В соответствии с планами, а также в рамках международных операций «Канал» и «Тарсет», Агентством проведено 281 инспектирование аптечных и лечебно-профилактических учреждений, промышленных предприятий на предмет соблюдения правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в результате которых возбуждено 3 уголовных дела. Для устранения недостатков вынесено 25 предписаний.

Проведенные проверки показали некоторое улучшение деятельности медицинских учреждений и предприятий в области реализации и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Наряду с этим всё ещё имеется ряд недостатков, в числе которых нарушение правил хранения контролируемых веществ и порядка их отпуска, а также несоблюдение правил лицензирования.

В 2008 году выдано 50 лицензий в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 9 свидетельств на их ввоз.

В настоящее время в Республике Таджикистан национальному контролю подлежат 24 вида прекурсоров.

В Таджикистане создана действенная законодательная и нормативно-правовая база и система контроля, позволяющая осуществлять эффективный мониторинг за оборотом прекурсоров. В этих целях:

- осуществляются контроль и регулярное инспектирование предприятий и учреждений

- корхонаҳо ва муассисаҳо мутазама оиди масъалаҳои риоя намудани қоидаҳои муомилоти прекурсорҳо назорат ва санҷида мешаванд;

- барномаи Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинойткорӣ «Назорати прекурсорҳо дар Осиёи Марказӣ» амалӣ карда мешавад;

- системаи литсензиякунонии фаъолият дар соҳаи муомилоти прекурсорҳо ҷорӣ карда шудааст, ки мутобиқи он корхонаҳо ва муассисаҳо ҳар семоҳа ба Агентӣ оиди воридот ва ҳаракати прекурсорҳо ва дар хусуси зарурият ба онҳо гузориш медиҳанд;

- дар ҳар як ҳолати ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани прекурсорҳо ва ё интиқоли онҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодатнома ё иҷозатномаи дахлдор дода мешавад;

- ба Раёсати СММ оид ба маводи нашъаовар ва ҷинойткорӣ Формаи - D «Маълумоти ҳарсола оиди маводе, ки ҳангоми истеҳсоли ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар ва моддаҳои психотропӣ истифода мешавад» пешниҳод карда мешавад;

- мунтазам дар корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои ҷумҳурӣ вохӯриҳо ва семинарҳо оиди масъалаҳои риоя намудани қоидаҳои муомилоти прекурсорҳо гузаронида мешаванд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари истеҳсолкунанда ва содиркунандаи прекурсорҳо намебошад. Барои зарурияти истеҳсоли корхонаҳо ва муассисаҳо, сарфи назар аз шакли моликиятшон, аз Ёзбекистон, Федератсияи Россия ва Туркменистон асосан теозоби сулфур ва шӯра ворид карда мешавад.

Бо мақсади иртиқои сатҳи омодагии касбии кормандони Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон коршиносони Агентӣ дар мавзӯи «Пешгирии қочоқи прекурсорҳо» чанд семинар гузарониданд.

Тамоилҳои паҳншавии нашъамандӣ дар Тоҷикистон

Ба асоси омили расмии Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2008 дар қайди диспансерӣ 8645 нафар ашхоси мубталои нашъамандӣ шомил буданд. Дар ҷумҳурӣ миқдори ашхоси дорои ташхиси нашъамандӣ дар муқоиса бо соли 2007 ба андозаи 0,9% зиёд шуд.

по вopосам соблюдения правил оборота прекурсоров;

- реализуется проект УНП ООН «Контроль над прекурсорами в Центральной Азии»;

- введена система лицензирования на деятельность в сфере оборота прекурсоров, в соответствии с которой предприятия и учреждения представляют в Агентство ежеквартальные отчеты о поступлении и движении прекурсоров, информируют о потребностях в них;

- выдается соответствующее свидетельство или разрешение в каждом случае ввоза в Республику Таджикистан или вывоза из Республики Таджикистан прекурсоров;

- в УНП ООН представляется Форма-D «Ежегодная информация о веществах, используемых при незаконном производстве наркотических средств и психотропных веществ»;


- регулярно проводятся встречи и семинары по вопросам соблюдения правил оборота прекурсоров в промышленных предприятиях и учреждениях республики.

Республика Таджикистан не является производителем и экспортером прекурсоров. Для производственных нужд предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, импортируется, в основном, серная и соляная кислоты из Узбекистана, Российской Федерации и Туркменистана.

Для повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан экспертами Агентства проводились обучающие семинары на тему «Предупреждение контрабанды прекурсоров».


Тенденции распространения наркомании в Таджикистане

По официальным данным Министерства здравоохранения Республики Таджикистан в 2008 году на диспансерном учете состояло 8645 наркозависимых. Количество лиц с диагнозом наркомания в республике по сравнению с 2007 годом увеличилось на 0,9%.



Каме афзоиш ёфтани миқдори мубталоёни нашъамандӣ ба зиёд шудани шумораи онҳо дар вилояти Хатлон аз 1023 дар соли 2007 то 1305 дар соли 2008 ва НТҚ аз 851 дар соли 2007 то 1023 дар соли 2008 вобаста мебошад. Ҳамзамон коҳиши мубталоёни нашъамандӣ дар ш. Душанбе аз 4316 дар соли 2007 то 4154 дар соли 2008 ва вилояти Суғд аз 1673 дар соли 2007 то 1429 дар соли 2008 мушоҳида мешавад.

Незначительное увеличение количества наркозависимых обусловлено их ростом в Хатлонской области с 1023 в 2007 году до 1305 в 2008 году и РРП с 851 в 2007 году до 1023 в 2008 году. Наряду с этим наблюдается уменьшение количества наркозависимых в г.Душанбе с 4316 в 2007 году до 4154 в 2008 году и Согдийской области с 1673 в 2007 году до 1429 в 2008 году.



Яке аз омилҳое, ки ба раванди вазъи нашъамандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонад ин транзити муҳаддирот аз Афғонистон мебошад, ки дар натиҷа қисми муайяни он дар кишвар таҳшин мешавад. То ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта дар Тоҷикистон ҳодисаҳои алоҳидаи истеъмоли муҳаддироти гурӯҳи каннабис ва афюн мушоҳида мешуданд. Бори нахуст нашъамандии героинӣ соли 1997 арзи вуҷуд намуд ва дар Маркази клиникии наркологии ҷумҳуриявӣ 56 нафар бо таҳвиси нашъамандии героинӣ ба қайд гирифта шуданд.


Таҳлили воситаҳои нашъаовари истеъмомшаванда дар соли 2008 нишон медиҳад, ки аз шумораи умумии беморони нашъаман-

Одним из факторов, влияющим на развитие наркологической ситуации в Республике Таджикистан, является транзит наркотиков из Афганистана, определенная часть которых оседает в стране. До начала 90-х годов прошлого столетия в Таджикистане имели место отдельные факты потребления наркотиков каннабисной группы и опия-сырца. Впервые проблема героиневой наркомании в Таджикистане возникла в 1997 году, когда в Республиканском клиническом центре наркологии были взяты на учет 57 человек с диагнозом «героиновая наркомания».

Анализ потребляемых наркотических средств за 2008 год показывает, что из общего числа состоящих на учете больных наркома-

ди ба қайд гирифташуда 79,3% беморони нашъамандии героинӣ (2007 - 82,22%), 6,7% - беморони нашъамандии ҳашишӣ, 8,6% - беморони нашъамандии афюнӣ ва 5,4% - беморони нашъамандии муҳаддироти мухталиф мебошанд.

ний 79,3% составляють больные героиновой наркоманией (2007 - 82,22%), 6,7% - больные гашишной наркоманией, 8,6% - больные опишной наркоманией, 5,4% - больные полинаркоманией.




Таҳлили омор нишон медиҳад, ки миқдори мубталоёни нашъамандӣ, ки муҳаддироти гурӯҳи каннабис ва афюнро истеъмол менамоянд дар ҷумҳурӣ собит аст. Нашъамандии героинӣ, ки вазни хоси он 79,3% -ро ташкил намуд, рӯ ба коҳиш овардааст. Вале як андоза афзоиши шумораи беморони истеъмолкунандаи муҳаддироти гурӯҳи каннабис ва героин дар вилояти Хатлон аз 1023 то 1305 (7,8%) ва НТҶ аз 851 то 1023 (8,3%) мушоҳида мешавад.

Дар солҳои охир тамоили афзоиши шумораи занҳои мубталои нашъамандӣ ба қайд гирифта мешавад (426), хусусан ин ҳолат дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд ба назар мерасад ва дар он ҷо вазни хоси онҳо дар қиёс бо шумораи умумии занҳои нашъаманд мутаносибан 59% ва 28% -ро ташкил медиҳад.


Анализ данных показывает, что в республике количество наркозависимых, употребляющих наркотики каннабисной группы и опий, остается стабильным. Героиновая наркомания, удельный вес которой составил 79,3%, имеет тенденцию к снижению. Вместе с тем наблюдается некоторое увеличение числа больных, употребляющих наркотики каннабисной группы и героина, в Хатлонской области с 1023 до 1305 (7,8%) и в РРП с 851 до 1023 (8,3%).

В последние годы зафиксирована тенденция роста числа женщин, больных наркоманией (426). Особенно это наблюдается в городе Душанбе и Согдийской области, где их удельный вес к общему количеству наркозависимых женщин соответственно составил 59% и 28%.



Соли 2008 миқдори нашъамандони ба қайд гирифташуда, ки муҳаддиротро тавассути сӯзандору истеъмол менамоянд ба андозаи 9,7% зиёд шуд. Мутаносибан аз 61,9% то 62,8% таносуби хоси онҳо нисбати шумораи умумии беморони нашъамандӣ афзоиш ёфт. Як қисми истеъмолкунандагони муҳаддирот аз як сӯзандору истифода мекунад, ки хатари сироятшавиро бо ВИЧ/СПИД зиёд мекунад.

В 2008 году на 9,7% увеличилось количество зарегистрированных наркоманов, употребляющих наркотики инъекционным путем. Соответственно с 61,9% до 62,8% выросло и их удельное соотношение к общему числу больных наркоманией. Часть наркопотребителей пользуется одним шприцем для инъекционного потребления, что увеличивает риск заражения ВИЧ/СПИДом.



■ Истеъмолк. тавассути сӯзандору / ПИН

■ Шумораи умумии истеъмолк. / Общее кол-во потреб.

Ба асоси омили Маркази ҷумҳуриявии мубориза бо ВИЧ/СПИД соли 2008 дар ҷумҳурӣ 1422 ҳодисаи сироятшавӣ бо ВИЧ, аз ҷумла 274 зан ба қайд гирифта шудааст.

Аз шумораи умумии сироятшудагон 786 ва ё 55,2% истеъмолкунандагони маводи муҳаддирот тавассути сӯзандору мебошанд.

Афзоиши на чандон зиёди шумораи мубталоёни нашъамандӣ дар сини аз 18 то 30 сола мушоҳида мешавад, ки вазни хоси онҳо аз 28 % дар соли 2007 то 29% дар соли 2008 боло рафт. Ҳамзамон соли 2008 миқдори нашъамандони сини аз 31 то 59 сола аз 71% то 70% кам шуд.


Согласно данных Республиканского центра борьбы с ВИЧ/СПИД в 2008 году в республике зарегистрировано 1422 случая ВИЧ - инфекции, в том числе 274 женщин.

Из общего количества инфицированных 786 или 55,2% являются инъекционными потребителями наркотиков.


Наблюдается незначительное увеличение количества наркозависимых в возрасте от 18 до 30 лет, удельный вес которых возрос с 28 % в 2007 году до 29% в 2008 году. В то же время в 2008 году количество наркозависимых в возрасте от 31 до 59 лет уменьшилось с 71% до 70%.

Таркиби сину соли нашъамандон

Возрастной состав наркозависимых



- 18-30 сола / лет
- 31-59 сола / лет
- зиёда аз 60 сола / старше 60 лет



81,1 % нашъамандон ашхосе мебошанд, ҷои кори доимӣ надоранд ва таҳсил намеку- нанд.

Пешгирии нашъамандӣ

Бо мақсади ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти вазорату идораҳои ҷумҳурӣ дар соҳаи пешгирии нашъамандӣ аз соли 2004 Шӯрои ҳамоҳангсозӣ фаъолият менамояд, ки бо Фармони Президенти кишвар таъсис шу- дааст.

Чунин шӯроҳо дар назди мақомоти ҳокимияти иҷроияи мақомоти маҳаллии вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ таш- кил шудаанд. Шӯрои ҳамоҳангсозӣ дар мар- каз ва маҳалҳо дар самтҳои мухталиф корро ташкил менамоянд ва яке аз ҷиҳатҳои асосии фаъолияти онҳо гузаронидани чорабиниҳои пешгирикунанда дар байни табақаҳои гуногу- ни аҳоли мебошад.

Дар ҷаласаҳои Шӯрои ҳамоҳангсозӣ гузоришҳои вазорату идораҳо, раисони Шӯроҳои ҳамоҳангсозии ВМКБ, вилоятҳои Хатлон, Суғд ва ш. Душанбе оиди иҷроиши чорабиниҳои нақшавӣ ва Барномаи яго- наи мақсаднокӣ давлатӣ оид ба пешгирии нашъамандӣ ва муқобилият бо муомило- ти ғайриқонунии маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008 - 2012 истимоъ гардиданд. Дар маҷмӯъ чорабиниҳои ба нақша гирифтаи Шӯрои ҳамоҳангсозӣ дар соли 2008 аз тарафи ҳамаи намояндагони сохторҳои давлатӣ ва аъзоёни шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ амалӣ карда шуданд.

Бо мақсади иҷрои Барномаи яго- наи мақсаднокӣ давлатӣ оид ба пешгирии нашъамандӣ ва муқобилият бо муомило- ти ғайриқонунии маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2012 дар ҳамкорӣ бо намояндагони ташкилотҳои давлатӣ, ғайриҳукумати, байналмилалӣ ва воситаҳои ахбори умум Агентӣ маҷмӯъи чорабиниҳоро дар самти фаъол намудани пешгирии нашъамандӣ амалӣ намуд. Ҷиҳати пешгирии тавсеаи минбаъдаи нашъамандӣ, иртиқои сатҳи маълумотнокии аҳоли оиди ин масоил, ҷилавгирӣ аз интишор ва истеъмоли муҳаддироти синтетикии қатори амфетаминӣ бо табақаҳои мухталифи аҳоли вохӯриҳо гу- заронида шуданд. Дар рафти сӯҳбатҳо иш- тирокчиёни онҳо оиди қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи назорати муҳаддирот, оқибати нашъамандӣ, шаклу усулҳои пешгирӣ

81,1 % наркозависимых - это лица, не имеющие постоянного места работы и неуча- щиеся.

Профилактика наркомании

В целях сотрудничества и координа- ции деятельности министерств и ведомств республики в сфере профилактики наркомани- и с 2004 года функционирует Координаци- онный совет, созданный Указом Президента страны.

Аналогичные советы учреждены при мест- ных исполнительных органах государствен- ной власти областей, городов и районов рес- публики. Координационные советы в центре и на местах организуют работу в нескольких направлениях, основным из которых являет- ся проведение профилактических мероприя- тий среди различных слоев населения.

На заседаниях Координационного со- вета заслушивались отчеты министерств и ведомств, председателей Координационных советов ГБАО, Хатлонской, Согдийской обла- стей и г. Душанбе по исполнению плановых мероприятий и Единой государственной це- левой программы профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту нар- котиков в Республике Таджикистан на 2008-2012 годы. В целом запланированные в 2008 году мероприятия Координационного совета были выполнены всеми представителями го- сударственных структур и членами координа- ционных советов.

В целях выполнения Единой государ- ственной целевой программы профилактики наркомании и противодействия незаконно- му обороту наркотиков в Республике Тад- жикистан на 2008-2012 годы Агентством во взаимодействии с представителями государ- ственных, неправительственных, междуна- родных организаций и средств массовой ин- формации проведен комплекс мероприятий, направленных на активизацию профилактики наркомании. Для предупреждения дальней- шего распространения наркомании, повы- шения образовательного уровня населения по данным проблемам, предотвращения рас- пространения и употребления синтетических наркотиков амфетаминового ряда были осу- ществлены встречи с различными слоями на- селения. В ходе бесед их участники получали информацию о законодательстве Республики Таджикистан в области контроля над нарко-

ва табобати он маълумоти муфассал дарёфт намуданд.

Бо кумаки молии Созмони амниятӣ ҳамкориҳои Аврупо (САҲА) Агентӣ Лоиҳаи «Гузариши чорабиниҳои пешгирикунанда, табиғоти тавзеҳоти зидди нашъамандӣ дар ноҳияҳои наздисарҳадии ВМКБ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ» -ро таҳия ва амалӣ намуд.

Ҳадафи лоиҳа ҷалби тавачҷӯҳи сокинони минтақаҳои мазкур ба проблемаи сӯистеъмоли муҳаддирот, сафарбар намудани онҳо ба пешгирии вобастагӣ аз маводи нашъаовар, табиғи тарзи зиндагии солим ва мубориза бо ҷинояти муҳаддиротӣ буд.

Ҷиҳати татбиқи Лоиҳа гурӯҳи корӣ дар ҳайати 11 нафар ташкил шуда буд, ки дар он кормандони Агентӣ, кормандони соҳаи тандурустӣ, намояндагони маъруфи илм, фарҳанг, рӯҳониён, аҳли ҷомеа, гурӯҳҳои хунари ва воситаҳои ахбори умумӣ ҷумҳурӣ шомил буданд.

Чорабиниҳои зидди муҳаддиротӣ зери шиори «Мо зидди муҳаддирот» дар моҳҳои сентябр - ноябри соли 2008 дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои наздисарҳадии ҷумҳурӣ (Дарвоз, Ванҷ, Рӯшон, Ишқошим, Хоруғ (ВМКБ); Айнӣ, Мастчоҳ, Ашт, Конибадом, Исфара (вилояти Суғд); Турсунзода, Шаҳринав, Ҳисор, Рӯдакӣ, Ваҳдат - (НТЧ) сурат гирифтанд.

Дар шаҳру ноҳияҳои мазкур бо намояндагони ҳукуматҳои маҳаллӣ ва аъзоёни Шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ мулоқотҳои пешакӣ сурат гирифтанд ва дар рафти онҳо масоили вобаста ба омодагӣ ва гузарониши чорабиниҳои зидди муҳаддиротӣ баррасӣ шуданд. Ҳангоми вохӯриҳо бо муаллимони макотиби таҳсилоти ҳамагонӣ ва олии масоили дар барномаҳои таълимӣ шомил намудани курсҳои махсус оиди пешгирии нашъамандӣ муҳокима шуданд.

Барои баланд намудани ағният ва муассирӣ чорабиниҳои Агентӣ зиёда аз 60000 буклетҳо, брошюраҳо ва варақаҳои табиғоти зидди муҳаддиротиро таҳия ва тавзеҳ намуд.

Дар назди иштирокчиёни чорабиниҳои кормандони Агентӣ, коршиносон, кормандони соҳаи тандурустӣ, намояндагони маъруфи илм, фарҳанг, рӯҳониён, аҳли ҷомеа, гурӯҳҳои хунари ва воситаҳои ахбори умумӣ ҷумҳурӣ, инчунин САҲА баромад намуданд.

тиками, последствиях наркомании, формах и методах ее профилактики и лечения.

При финансовой поддержке ОБСЕ Агентством был разработан и осуществлен Проект «Проведение антинаркотических предупредительно-профилактических и разъяснительных мероприятий в приграничных районах ГБАО, Согдийской области и в районах республиканского подчинения».

Проект был нацелен на привлечение внимания жителей указанных регионов к проблеме злоупотребления наркотиками, их мобилизации на профилактику наркозависимости, формирование здорового образа жизни и борьбу с наркопреступностью.

Для реализации Проекта была создана рабочая группа в количестве 11 человек, в которую вошли сотрудники Агентства, эксперты, медицинские работники, видные представители науки, культуры, духовенства, общественности, творческих коллективов и СМИ республики.

Антинаркотические акции под девизом «Мы - против наркотиков» состоялись в сентябре - ноябре 2008 года в приграничных городах и районах республики (Дарвоз, Вандж, Рушан, Хорог, Ишкашим - ГБАО; Айнӣ, Матча, Ашт, Канибадам, Исфара - Согдийская область; Турсунзаде, Шаҳринав, Гиссар, Рудаки, Ваҳдат - РРП).

В указанных городах и районах предварительно были проведены встречи с представителями местных хукуматов и членами Координационных советов, в ходе которых рассматривались вопросы, связанные с подготовкой и проведением антинаркотических акций. На встречах с преподавателями общеобразовательных школ и ВУЗов обсуждались вопросы включения в учебные программы



Бо дастгирии шўъбаҳои кор бо ҷавонон, сайёҳӣ ва варзиш, кор бо занон ва оила, фарҳанг, маъориф ва тандурустии ҳукуматҳои вилоят, шаҳрҳо ва ноҳияҳо зерини шиори «Дар тани солим - рӯҳи солим» чорабиниҳои варзишии мухталиф гузаронида шуданд.

Дар озмунҳо барои расми беҳтарин дар мавзӯи «Назари ман нисбат ба муҳаддирот» зиёда аз 400 нафар кӯдакон ва хонандагон иштирок намуданд. Иштирокчиёни озмунҳо дар расмхояшон назариёт ва муносибати манфии худро нисбати муҳаддирот иброз ва оқибатҳои сӯистеъмоли онро тасвир намуданд.

Чорабиниҳои зидди муҳаддиротии гузаронидашуда ба баланд намудани сатҳи маърифати аҳолии оиди зарари муҳаддирот ва тавзеҳи зарурияти муқовимат бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар равона шуда буданд.

Фаълотарин иштирокчиён ва ғолибони чорабиниҳои варзишӣ, викторинаҳо ва озмунҳо бо тўхфаҳои қиматбаҳои Агентӣ мукофотонида шуданд.

Барои инъикос намудани чорабиниҳои воситаҳои ахбори маҳаллӣ ва ҷумҳурий фаълони истифода шуданд, аз тариқи радио ва шабакаҳои телевизионӣ гузоришот, сӯҳбатҳо ва дигар мавод пахш гардид, дар рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо очерку мақолаҳо нашр шуданд. Мунтазам дар сайти Агентӣ оиди чорабиниҳои гузаронидашуда маълумот дарҷ карда мешуд.

Бо мақсади муайян намудани сатҳи вобастагӣ аз маводи нашъаовар ва маърифати сокинони ноҳияҳои наздисарҳадӣ оиди оқибати фоҷиаовари сӯистеъмоли он, шаклу усулҳои пешгирии нашъамандӣ дар байни намоёндагони мақомоти давлатии ҳокимияти иҷроия, муаллимон, хонандагони макотиби таҳсилоти умумӣ ва беморони нашъамандӣ пурсишҳои беном гузаронида шуданд. Шумораи умумии пурсидашудагон зиёда аз 2000 нафарро ташкил намуд. Натиҷаи пурсишҳо ҷамъбаст ва дар оянда ҷиҳати коркарду татбиқи чорабиниҳои зидди муҳаддиротӣ истифода хоҳад шуд.

Натиҷаҳои татбиқи лоиҳаи муштарак АНМН - САҲА «Гузаридагони чорабиниҳои пешгирикунанда, таблиғотиву тавзеҳоти зидди нашъамандӣ дар ноҳияҳои наздисарҳадии ВМКБ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурий» -ро ҷамъбаст намуда, бояд қайд

специальных курсов по профилактике наркомании.

Для повышения наглядности и эффективности акций Агентством было подготовлено и распространено более 60000 буклетов, брошюр и пропагандистских листов антинаркотического содержания.

Перед участниками акций выступали сотрудники Агентства, эксперты, медицинские работники, видные представители науки, культуры, духовенства и общественности республики, а также ОБСЕ.

При поддержке отделов работы с молодежью, спорта и туризма, женщинами и семьями, культуры, образования, здравоохранения хукуматов областей, городов и районов под девизом «В здоровом теле - здоровый дух» были проведены различные спортивные мероприятия.

В конкурсах на лучший рисунок на тему «Мой взгляд на наркотики» приняли участие более 400 детей и учащихся. В своих рисунках участники выразили свои взгляды и негативное отношение к наркотикам, изобразили последствия их злоупотребления.

Проведенные в ходе антинаркотических акций мероприятия были направлены на повышение уровня информированности населения о вреде наркотиков и разъяснения необходимости активного противодействия их незаконному обороту.

Наиболее активные участники и победители спортивных мероприятий, викторин и конкурсов были поощрены ценными подарками Агентства.





кард, ки чорабиниҳои ба нақша гирифташуда, ки дар онҳо 17000 нафар одамон иштирок намуданд, ба ҳадафи худ расиданд ва ба иртиқои сатҳи маърифати сокинони ноҳияҳои наздисарҳадии ҷумҳурӣ оиди сӯистеъмоли муҳаддирот, шаклу усулҳои тарғиби зиндагии солим ва пешгирии нашъамандӣ мусоидат намуданд.

Инчунин ташкилкунандагони чорабиниҳо, дар навбати худ, маълумоти иловагӣ оиди вазъи вобаста ба муҳаддирот дар минтақаҳо ба даст оварданд ва таҷрибаи худро дар бахши гузаронидани чорабиниҳои пешгирикунанда ва тавзеҳотӣ ганӣ гардониданд. Бидуни шубҳа чорабиниҳои гузаронидашуда барои беҳтар шудани сатҳи ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ байни намояндагони вазорату идораҳои ҷумҳурӣ, мақомоти маҳаллии ҳукумат, созмонҳои ғайридавлатӣ ва ВАУ муоидат намуданд.

Дар доираи лоиҳаи «Компанияи иттилоотӣ ҷиҳати баланд намудани огоҳии аҳоли оиди оқибатҳои истеъмоли муҳаддирот» (МЕДИССА), ки аз ҳисоби Барномаи БОМКА/КАДАП дар Тоҷикистон маблағгузорӣ мешавад, лоиҳаи чорабиниҳои зидди муҳаддиротӣ таҳия шудааст ва дар татбиқи он вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, инчунин созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва ҷамъиятӣ иштирок менамоянд. Дар арафаи Рӯзи байналмилалӣ мубориза бо муҳаддирот дар кишвар чорабиниҳои густурдаи зидди муҳаддиротӣ, ба шумули мусобиқоти варзишӣ, озмунҳо ва викторинаҳо гузаронида шуданд. Яқо бо мақомоти ҳокимияти иҷроияи ш. Душанбе мусобиқаи футболи ҳавлиҳо ташкил ва гузаронида шуд. Аз тарафи Вазорати фарҳанг дар театри «Ҷавонон» -и пойтахт намоишномаи «Қотили ҷонҳо» ба сахна гузошта шуд.

Агентӣ муштаракан бо Вазорати

Дар осеҷення акция активно использовались местные и республиканские СМИ, по радио и телеканалам передавались репортажи, интервью и другие материалы, публиковались очерки, статьи в газетах и журналах. На сайте АКН регулярно размещалась информация о проведенных акциях.

С целью выяснения уровня наркозависимости и информированности жителей приграничных районов о пагубных последствиях злоупотребления наркотиками, формах и методах профилактики наркомании, также проводилось анонимное анкетирование среди представителей государственных органов исполнительной власти, учителей, учеников общеобразовательных школ и больных с диагнозом наркомания. Общее число респондентов составило более 2000 человек. Результаты анкетирования будут обобщены и использованы при разработке и реализации последующих антинаркотических мероприятий.

Подводя итоги реализации совместного проекта АКН-ОБСЕ «Проведение антинаркотических предупредительно-профилактических и разъяснительных мероприятий в приграничных районах ГБАО, Согдийской области и районах республиканского подчинения», необходимо отметить, что намеченные мероприятия, в которых приняли участие более 17000 человек, достигли своей цели и способствовали повышению уровня информированности жителей приграничных районов республики о злоупотреблении наркотиками, формах и методах пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании.

Организаторы акций, в свою очередь, также получили дополнительную информацию о наркоситуации в регионах и обогатили свой опыт в части проведения предупредительно-профилактических мероприятий. Проведенные мероприятия, несомненно, способствовали улучшению уровня сотрудничества и взаимодействия между представителями заинтересованных министерств и ведомств республики, местных органов власти, НПО и СМИ.

В рамках проекта «Информационная компания по повышению осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков» (МЕДИССА), финансируемого Программой БОМКА/КАДАП в Таджикистане, разработан план антинаркотических

тандурустӣ, Кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва туризм ба муносибати Рӯзи мубориза бо муҳаддирот зери шиори «Мо ҷонибдори тарзи ҳаёти солим» чорабиниҳои оммавии фарҳангӣ - маърифатии зидди муҳаддироти-ро бо ҷалби табақаҳои гуногуни аҳолии кишвар гузаронид.

Якҷо бо Кумитаи телевизион ва радио барномаи ҳармоҳаи телевизионии «Таъкид» оиди проблемаҳои нашъамандӣ таҳия ва пахш мешавад.

Дар барномаҳои таълимии макотиби таҳсилоти ҳамагонӣ Вазорати маориф фани «Тарзи солими зиндагӣ» -ро барои хонандагони синфҳои 7 - 11 ворид намуд.

Ба манзури иртиқои маърифати аҳоли оиди пайомадҳои истеъмоли муҳаддирот ва пешгирии тавсеаи минбаъдаи он воситаҳои ахбори омма фаъолон истифода шуданд. Дар мавҷи шабақаҳои телевизионии давлатӣ мунтазам наворҳои иҷтимоӣ зидди муҳаддироти таҳия намудаи Агентӣ пахш карда шуданд.

Ҷиҳати тақмил додани шаклу усулҳои гузаронидани чорабиниҳои пешгирикунанда тадбирҳои андешида шуданд. Таваҷҷӯҳи хос ба гурӯҳҳои мақсаднок мабзул гардид, ки дар онҳо кӯдакони бесаробон, муҳожирини меҳнатӣ ва ашхоси қаблан суд шуда шомил мебошанд.

Агентӣ муштарақан бо сохторҳои давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва ғайриҳукумати 289 воҳурӣ, 72 чорабинии фарҳангӣ - оммавии зидди муҳаддиротӣ, 38 семинар ва 23 мизи мудаввар ташкил намуд. Дар воситаҳои ахбори омма 996 баромад, барнома, хабару мақолаҳо, сюжетҳо, мусоҳибаҳо ва дигар мавод пахш ва нашр гардид.

Чорабиниҳои дар соҳаи пешгирии нашъамандӣ ва тарғиби зиндагии солим гузаронидашуда ба таври васеъ дар воситаҳои

мероприятий, в реализации которых задействованы заинтересованные министерства, ведомства республики, а также неправительственные и общественные организации. Накануне Международного дня борьбы с наркотиками в стране были проведены широкомасштабные антинаркотические акции, в том числе спортивные турниры, конкурсы и викторины. Совместно с органами исполнительной власти г. Душанбе организован и проведен турнир по дворовому футболу. Министерством культуры в молодежном театре «Джавонон» столицы была осуществлена постановка спектакля «Котили чонхо» («Губитель душ»).

Агентством совместно с Министерством здравоохранения Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма в честь Международного Дня борьбы с наркотиками под девизом «Мо - чонибдори тарзи ҳаёти солим» («Мы - за здоровый образ жизни») проведены культурно-просветительские массовые антинаркотические акции с привлечением различных слоев населения республики.

Совместно с Комитетом по телевидению и радиовещанию создана ежемесячная телевизионная передача «Таъкид» по проблемам наркомании.

В учебных программах общеобразовательных школ Министерством образования введен предмет «Здоровый образ жизни» для школьников 7-11 классов.

Для повышения осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и предотвращения их дальнейшего распространения активно использовались средства массовой информации. В эфире государственных телевизионных каналов регулярно транслировались созданные Агентством социальные ролики антинаркотического содержания.

Были приняты меры по совершенствованию форм и методов проведения профилактических мероприятий. Особое внимание уделялось целевым группам, к которым относятся беспризорные дети, трудовые мигранты и раннее судимые.

Агентством совместно с государственными структурами, международными и неправительственными организациями проведено 289 встреч, 72 культурно-массовых антинаркотических мероприятия, 38 семинаров и 23 круглых стола. В средствах массовой инфор-



ахбори умум инъикос шуданд. Аз радиои ҷумҳурӣ барномаи ҳафтаинаи «Соярушан» садо медиҳад. Дар доираи ин барнома лоиҳаи муштараки Агентӣ, Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, созмони ғайриҳукумати «РАН» ва Комиссияи рушди демократияи Сафорати ИМА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуд.

Зери унвони «Ҳаёт бидуни муҳаддирот» дар мавҷ дувоздаҳ намоишномаи зидди муҳаддироти радиои драматургҳо ва нави-сандағони машҳури кишвар садо доданд.

Дар барномаи «Соярушан» мунтазам сӯҳбатҳо бо иштироки ходимони илм, фарҳанг, санъат, духтурони нарколог ва равоншиносон ташкил карда шуданд.

Муштаракан бо созмони ғайриҳукумати «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» ҳар моҳ маҷаллаи «Инъикос» нашр мешавад. Дар саҳифаҳои он дар тӯли сол 60 мақола, маводи таҳлилӣ, очеркҳои судӣ ва ҳикояҳо дар мавзӯҳои зидди муҳаддиротӣ ҷоп шуданд.

Дар доираи барномаи «МЕДИССА» Агентӣ муштаракан бо Иттиҳодияи рӯзноманигорони Тоҷикистон барои беҳтарин маводи зидди муҳаддиротӣ дар телевизион, радио ва матбуот озмун эълон намуда буд, ки дар он зиёда аз 60 рӯзноманигор иштирок намуд. Ғолибони озмун бо мукофотҳои пулӣ сарфароз гардиданд.

магии были организованы 996 выступлений, передач, публикаций, сюжетов, интервью и других материалов.


Проводимые мероприятия в области профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни широко освещались в средствах массовой информации. По республиканскому радио выходит в эфир еженедельная передача «Соярушан» («Светотень»), в рамках которой был реализован совместный проект Агентства, Комитета по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан, НПО «РАН» и Комиссии по развитию демократии Посольства США в РТ.

Под рубрикой «Жизнь без наркотиков» в эфире прозвучали двенадцать антинаркотических радио - пьес известных драматургов и литераторов страны.

В программе «Соярушан» регулярно организовывались беседы с участием деятелей науки, культуры, искусства, врачей-наркологов и психологов.

Совместно с НПО «Право и благоденствие» ежемесячно издаётся журнал «Отражение», в котором в течение года было опубликовано более 60 статей, аналитических материалов, судебных очерков и рассказов на антинаркотические темы.


В рамках проекта «МЕДИССА» Агентством совместно с Союзом журналистов Таджикистана был объявлен конкурс на лучший материал антинаркотического содержания по трем номинациям в области телевидения, радио и печати, в котором приняли участие более 60 журналистов. Победители конкурса были награждены денежными премиями.



ҲАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЗИДДИ
МУХАДДИРОТӢ



МЕЖДУНАРОДНОЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО





Имзои созишномаи байниидоравӣ

21 январи соли 2008 дар ш. Бишкек байни Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии Ҷумҳурии Қирғизистон оиди назорати маводи нашъаовар Созишнома дар бораи ҳамкорӣ дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ба имзо расид.

Дар Созишнома ҳамкориҳои тарафайн дар соҳаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ва назорати муомилоти онҳо пешбинӣ шудааст. Мутобиқи муқаррароти Созишнома фаъолияти якҷояи идораҳои зидди мухаддиротии ду давлат ба ошкору қатъ намудани роҳҳои махфии интиқоли мухаддирот, маблағгузориҳои фаъолияти террористии байналмилалӣ аз тарафи мафияи мухаддиротӣ ва гузаронидани амалиётҳои муштараки оперативӣ - ҷустуҷӯӣ равона хоҳад шуд. Илова бар ин дар Созишнома тавсеаи тамосҳои мустақим дар самти табодулаи иттилооти оперативии барои тарафайн судманд, таҷрибаи корӣ, татбиқи нақшаҳои омодагии касбии кормандон, инчунин табодулаи намояндагон пешбинӣ шудааст.

Бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои созишномаҳо бо Ҳукумати Федератсияи Россия, Вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи амнияти миллии Ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи ҳамкорӣ дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо тасдиқ шуданд.

Таъсиси Намояндагии АНМН дар Қирғизистон

Бо мақсади фаъол намудани ҳамкориҳои зидди мухаддиротӣ бо мақомоти салоҳиятдори Ҷумҳурии Қирғизистон, ташкили фаъолияти оперативӣ - ҷустуҷӯӣ дар самти бастанӣ роҳҳои асосии интиқоли қочоқи мухаддирот аз тариқи қаламрави ВМКБ, вилояти Суғд ва водии Рашти Тоҷикистон ба вилоятҳои Ош ва Боткенти Ҷумҳурии Қирғизистон тасмим гирифта шуд, ки Намояндагии Агентӣ аз ш. Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон ба ш. Оши Ҷумҳурии Қирғизистон интиқол дода шавад.

Подписание межведомственного соглашения

21 января 2008 года в г. Бишкек между Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан и Агентством Кыргызской Республики по контролю наркотиков подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и контроля за их оборотом. В соответствии с положениями Соглашения совместная деятельность антинаркотических ведомств двух государств направлена на выявление и пресечение нелегальных каналов наркотрафика, финансирования наркомафией международной террористической деятельности, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, этим Соглашением предусмотрено развитие прямых контактов по обмену взаимовыгодной оперативной информацией, опытом работы, реализация планов профессиональной подготовки сотрудников, а также обмен представителями.

Постановлениями Правительства Республики Таджикистан утверждены проекты соглашения с Правительством Российской Федерации, Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Открытие Представительства АКН в Кыргызстане

В целях активизации антинаркотического сотрудничества и взаимодействия с компетентными органами Кыргызской Республики, организации оперативно-розыскной деятельности по перекрытию основных маршрутов контрабандного вывоза наркотиков через территорию ГБАО, Согдийской области и Раштской долины Таджикистана в Ошскую и Баткентскую области Кыргызстана было принято решение о передислокации представительства Агентства из г. Алматы Республики Казахстан в г. Ош Кыргызской Республики.

5 июня соли 2008 Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъсиси Намояндагии Агентии назорати маводи нашъавари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қирғизистон» тасвиб гардид.

Ҷиҳати ҳаллу фасли масоили ташкилии вобаста ба фаъолияти Намояндагии АНМН дар Қирғизистон чанд маротиба мулоқотҳои кории роҳбарони Агентӣ ва воҳидҳои оперативии онҳо сурат гирифтанд. Нақшаи муштараки гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ - ҷустуҷӯӣ ҷиҳати бастании роҳҳои асосии интиқоли муҳаддирот таҳия ва тасдиқ шудааст, дар шохроҳҳои байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дидбонгоҳҳои муштараки сайёр гузошта мешаванд. Чораҳои ташкилӣ ва амалии андешидашуда ба қоҳиши қобили мулоҳизаи мусодираи муҳаддирот дар қаламрави Қирғизистон мусоидат намуданд.

Конфронси байналмилалии вазоратӣ

21 - 22 октябри соли 2008 Конфронси вазоратии «Идораи сарҳадот ва назорати муҳаддирот дар Осиёи Марказӣ» бо иштироки намояндагони масъули кишварҳои Осиёи Марказӣ, Афғонистон, Хитой, ИМА, Канада, Япония, Эрон, Ҳиндустон, Покистон, инчунин созмонҳои байналмилалии дар минтақа фаъолияткунанда доир гардид.

Дар маросими ифтитоҳи Конфронс Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон суханронӣ ва бо таҳлили масоили муҳаддирот зарурати ташкили системаи бисёрсатҳаи ҳамкориҳо, ки шартҳои калидии муқовимати самаранок бо таҳдиди хатари муҳаддиротӣ мебошад, таъкид намуд. Президент бори дигар ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамкориҳои фаъоли мутақобила дар ҳаллу фасли проблемаи му-

5 июня 2008 года подписан Указ Президента Республики Таджикистан «Об образовании Представительства Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в Кыргызской Республике».

Для решения организационных вопросов, связанных с деятельностью Представительства АНН Республики Таджикистан в Кыргызстане, неоднократно проводились рабочие встречи между руководством Агентств и их оперативных подразделений. Разработан и утвержден совместный план проведения оперативно-розыскных мероприятий по перекрытию основных маршрутов наркотрафика, практикуется выставление совместных мобильных постов на автотрассах, соединяющих Таджикистан и Кыргызстан. Принятые организационно-практические меры способствовали значительному снижению объемов конфискации наркотиков на территории Кыргызстана.

Международная министерская конференция

21 - 22 октября 2008 года состоялась Министерская конференция «Управление границами и контроль за наркотиками в Центральной Азии», в которой приняли участие ответственные представители государств Центральной Азии, Афганистана, Китая, США, Канады, Японии, Ирана, Индии, Пакистана, а также функционирующих в регионе международных организаций.

На церемонии открытия Конференции выступил Президент Республики Таджикистан Э. Раҳмон, который, анализируя проблему наркотиков, подчеркнул необходимость создания многоуровневой системы международного сотрудничества, являющейся ключевым условием эффективного противодействия наркоугрозе. Президент вновь призвал мировое сообщество к активному взаимодействию в решении проблемы наркотиков непосредственно в самом Афганистане и отметил необходимость ужесточения мер контроля над ввозом прекурсоров в эту страну.

По итогам Министерской конференции была принята совместная Декларация о Партнерстве, в которой отмечается стремление ее участников укреплять региональное и международное сотрудничество в сфере управления границами и контроля за наркотиками, налаживать более тесные связи с региональ-





ҳаддирот бевосита дар дохили Афғонистон даъват кард ва зарурати ташдиди чораҳои назорати аз болои воридоти прекурсорҳо ба он кишвар қайд намуд.

Дар ҷамъбасти Конфронси вазорати Эъломияи муштарақ оиди Ҳамкорӣ қабул шуд, ки дар он кӯшиши иштирокчиёни Конфронс ҷиҳати таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ дар соҳаи идораи сарҳадот ва назорати муҳаддирот, танзими равобитаи наздик бо созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ва расонидани кумаки мақсаднок дар татбиқи барномаҳои амалишаванда ва оянда дар ин соҳа қайд карда шудааст.

Дар Эъломия инчунин тазаккур дода шудааст, ки иштирокчиёни Конфронс табудулаи иттилоотро оиди стратегияҳои идораи сарҳадот ва таҷрибаи пешқадам бо истифодаи механизмҳои мавҷудаи ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкорӣ зарур меҳисобанд, нақшаи таъсиси Коллеҷи САҲА - ро дар ш. Душанбе ҷиҳати тарбияи кормандон дар соҳаи идораи сарҳадот маъқул медонанд, алоқамандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оиди таъсиси маркази махсусгардонидашуда ҷиҳати омӯзиш ва бозомӯзии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ва Афғонистон, ки бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар мубориза мебаранд, инчунин маркази махсусгардонидашудаи кинологиро қайд намуданд.

Тасвиби Созишнома оиди таъсиси ММИҲОМ

12 ноябри соли 2008 Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Созишнома баъни Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Туркменистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистонро дар бораи таъсиси Маркази минтақавии иттилоотӣ ва ҳамоҳангсозӣ оиди мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар Осиёи Марказӣ (ММИҲОМ) тасвиб намуд.

Ба ҳамин тартиб Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаҳорумин иштирокчиест, ки Созишнома-ро оиди таъсиси ММИҲОМ тасвиб намуд. Мутобиқи моддаи 28 Созишнома барои ба ҳукми қонунӣ даромадани он зарур аст, ки аз тарафи ҷаҳор давлати иштирокчӣ тасвиб шавад.

ными и международными организациями и оказывать целенаправленное содействие осуществляемым и будущим проектам в этой области.

В Декларации также констатировано, что участники Конференции считают необходимым: обмениваться информацией о стратегиях управления границами и передовой практике с применением существующих механизмов координации и сотрудничества; приветствуют планируемое создание Колледжа ОБСЕ по подготовке сотрудников в сфере управления границами в городе Душанбе; отмечают заинтересованность Республики Таджикистан в создании в г. Душанбе специализированного учебного центра по подготовке и переподготовке сотрудников правоохранительных органов Таджикистана и Афганистана, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также специализированного национального кинологического центра.

Ратификация Соглашения о создании ЦАРИКЦ

12 ноября 2008 года Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан ратифицировал Соглашение между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о создании Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Таким образом, Республика Таджикистан стала четвертым участником, ратифицировавшим Соглашение о создании ЦАРИКЦ. Согласно статье 28 Соглашения для вступления его в силу необходима ратификация со стороны четырех государств-участников.

Визиты:

■ 7 апреля 2008 года Вице-президент Федерального ведомства Криминальной Полиции Германии (БКА) господин Бернхард Фальк прибыл в Республику Таджикистан. В ходе визита господин Фальк встретился с руководителями Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел и Государственного Комитета националь-

Боздидҳо:

■ 7 апрели соли 2008 Ноиб президенти Идораи Федералии политсияи криминалии Германия (БКА) ҷаноби Бернхард Фалк ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. Дар ҷараёни сафараш ҷаноби Фалк бо роҳбарони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати корҳои дохилӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ мулоқот ва масоили тавсеаи минбаъдаи муносиботи дутарафа байни БКА ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ, инчунин расонидани кумаки техниро ба онҳо баррасӣ намуд.

Ҷаноби Фалк аз нуқтаи назоратӣ -гузаргоҳии «Панҷи Поён», воқеъ дар марзи тоҷику афғон боздид ва рафти амалиёти TARCET-ро, ки бо мақсади назорати прекурсорҳо сурат мегирифт, мушоҳида намуд;

■ 14 апрели соли 2008 дар Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқоти Директори Агентӣ генерал - лейтенанти милитсия Назаров Р.У. бо Вазири Давлатии корҳои хориҷии Ҷумҳурии Федеративии Германия ҷаноби Гернот Эрлер сурат гирифт.

Директори Агентӣ меҳмононро бо вазъи вобаста ба муҳаддирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷораҳои андешидаи Ҳукумати ҷумҳурӣ дар самти иртиқои самаранокии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар соҳаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар шинос намуд.

Вазири Давлатии корҳои хориҷии Ҷумҳурии ҶФГ ба кӯшишҳои Агентӣ дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар баҳои баланд дода қайд кард, ки Иттиҳоди Аврупо дар талоши фаъол намудани ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон дар самти таҳкими назорат дар сарҳадот мебошад.

■ 22 октябри соли 2008 ҳайати Ҷумҳурии Халқии Хитой таҳти сарвари Муовини доими муншии умумии Кумитаи давлатӣ оид ба мубориза бо маводи нашъаовар ҷаноби Ян Фэнжуй аз Агентӣ боздид ва бо вазъи вобаста ба муҳаддирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷораҳои дар самти назорати маводи нашъаовар андешидаи Ҳукумати ҷумҳурӣ шинос шуд.

ной безопасности, где обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между БКА и правоохранительными органами республики, а также оказания им технической помощи.

Господин Б. Фальк посетил КПП «Нижний Пяндж», расположенный на таджикско-афганской границе, где наблюдал за ходом международной операции TARCET, которая проводится с целью контроля за движением прекурсоров;

■ 14 апреля 2008 года в Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан состоялась встреча Директора Агентства генерал-лейтенанта милиции Р. Назарова с Государственным Министром иностранных дел Федеративной Республики Германии господином Гернот Эрлер.

Директор Агентства ознакомил гостей с наркоситуацией в Республике Таджикистан, и с мерами, принимаемыми Правительством республики по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Государственный Министр иностранных дел ФРГ, высоко оценивая усилия Агентства, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, отметил, что Евросоюз стремится активизировать сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе с Таджикистаном, в направлении укрепления контроля на границе;

■ 22 октября 2008 года Агентство посетила делегация Китайской Народной Республики во главе с Постоянным заместителем генерального секретаря Государственного комитета по борьбе с наркотиками КНР господином Ян Фэнжуй, где ознакомилась с наркоситуацией в Таджикистане и принятыми Правительством республики мерами в области контроля над наркотиками.

Господин Ян Фэнжуй в общих чертах ознакомил таджикскую сторону с наркоситуацией в Китае и выразил надежду на дальнейшее укрепление двухсторонних связей в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Глава делегации пригласил руководство Агентства в КНР для проведения рабочей встречи с целью обсуждения вопросов, свя-



Ҷаноби Ян Фэнжуй ба таври умумӣ тарафи тоҷикистонро бо вазъи вобаста ба мухаддирот дар Хитой шинос намуда, изҳори умедворӣ кард, ки минбаъд равобита дутарафа дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар таҳким хоҳад ёфт.

Сарвари ҳайат аз роҳбарияти Агентӣ даъват намуд, ки ҷиҳати гузаронидани мулоқоти корӣ бо мақсади муҳокимаи масоили вобаста ба муайян намудани ашхоси муваззафи тамос аз ҳар ду тараф барои ҳамкориҳои доимӣ ва табудулаи иттилоот дар соҳаи назорати мухаддирот ва прекурсорҳо, омӯзиш ва бозомӯзии мутахассисон дар самти хидматрасонии техникии маҷмаъи сайёри нозиротӣ - муоинавии аз тарафи хитой ба Агентӣ дода шуда, ба ҚХХ ташриф биоваранд;

■ 22 октябри соли 2008 ба Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати Финляндия таҳти раёсати Вазири корҳои дохилии ин кишвар хонум Анна Холмунд ташриф овард.

Дар рафти мулоқот бо Директори Агентӣ масоили пешгирии муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва прекурсорҳо, инчунин мубориза бо коррупсия муҳокима шуданд. Оиди таҳкими ҳамкориҳои дутарафаи байниидоравӣ дар самти иртиқои маҳорати мутахассисони тоҷик, ки дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар фаъолият менамоянд, пешниҳодҳо иброз шуданд.

Тарафи финӣ омодагии худро ҷиҳати расонидани кумаки техникӣ, инчунин ҳамкорӣ дар иртиқои маҳорати кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон ва Афғонистон, ки дар самти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар фаъолият менамоянд, иброз намуд.

■ 23 декабри соли 2008 мулоқоти Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал - лейтенанти милитсия Назаров Р.У. бо Директори Маркази минтақавии иттилоотӣ ва ҳамоҳангсозӣ оиди мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо дар Осиеи Марказӣ (ММИҲОМ) генерал-лейтенант Сарсеков Б.С. сурат гирифт ва зимни он масоили ҳамкориҳои ММИҲОМ бо мақомоти салоҳиятдори Тоҷикистон дар соҳаи

занных с определением контактных лиц обеих сторон для постоянного сотрудничества, и обмена информацией в сфере контроля за наркотиками и прекурсорами, подготовкой и переподготовкой специалистов в области технического обслуживания переданного китайской стороной Агентству мобильного инспектирующе - досматривающего комплекса;

■ 22 октября 2008 года Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан посетила делегация Финляндии во главе с Министром внутренних дел этой страны госпожой Анне Холмунд.

В ходе встречи с Директором Агентства обсуждены вопросы предотвращения незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, а также борьбы с коррупцией. Были высказаны предложения об укреплении двустороннего сотрудничества между ведомствами в области повышения квалификации таджикских специалистов, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

Финская сторона выразила готовность оказать техническую помощь, а также содействие в повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов Таджикистана и Афганистана, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков;

■ 23 декабря 2008 года состоялась встреча Директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан генерал-лейтенанта милиции Назарова Р.У. с Директором Центрально-Азиатского регионального информационно - координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) генерал-лейтенантом Сарсековым Б.С., на которой были обсуждены вопросы сотрудничества ЦАРИКЦ с компетентными органами Таджикистана в сфере борьбы с наркотиками, комплектования ЦАРИКЦ и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе своего визита Директор ЦАРИКЦ обсудил эти вопросы с руководством Отдела обороны и правопорядка Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, МВД, ГКНБ и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.



мубориза бо мухаддирот, такмили вазифаҳои штати ММИҶОМ ва дигар масоили қобили таваҷҷӯҳи тарафайн муҳокима шуданд.

Директори ММИҶОМ дар қараёни сафари худ ин масъалаҳоро бо роҳбарони Шӯъбаи мудофия ва тартиботи ҳуқуқи Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ВҚД, ҚДАМ ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муҳокима намуд.

Амалиёти байналмилалии оперативӣ - пешгирикунандаи «Канал-2008»

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2003 дар амалиёти байналмилалии оперативӣ - пешгирикунандаи «Канал», ки мутобиқи қарори сарони давлатҳои аъзои Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ (СААД) гузаронида мешавад ва дар он Арманистон, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон, Ўзбекистон шомил мебошанд, ҳар сол фаъолона иштирок менамоянд.

Дар амалиёт инчунин 15 кишвари ҷаҳон ба сифати нозир ширкат меварзанд.

Аз соли 2003 то соли 2008 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қўшунҳои сарҳадбонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи амалиёти «Канал» 185 ҷинояти вобаста ба муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаоварро ошкор ва 3493,094 кг мухаддирот, аз ҷумла 1 419,576 кг героин, 987,275 кг афюн, 615,736 кг маводи нашъаовари гурӯҳи каннабис мусодира намудаанд. 858 ҷинояти умумӣ кушода шуд, 149 адад силоҳи оташфишон ва 18359 дона муҳимоти гуногун мусодира ва 17 нафар кофтуковшавандагон боздошт шуданд.

Дар рафти амалиёти «Канал - 2008» мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва қўшунҳои сарҳадбонии Тоҷикистон 63 факти муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаоварро ошкор ва 1 139,152 кг воситаҳои нашъаовар, аз ҷумла 583,205 кг героин, 335,471 кг афюн ва 219,473 кг мухаддироти гурӯҳи каннабис мусодира намуданд. 75 ҷинояти умумӣ кушода шуд, 10 адад силоҳи оташфишон ва 1282 дона муҳимоти гуногун мусодира карда шуд.

Ба асоси омили Ситоди байналмилалии ҳамоҳангсоз оиди гузаронидани амалиёти «Канал - 2008» дар қаламрави давлатҳои аъзои СААД аз муомилоти ғайриқонунӣ 2157 кг воситаҳои нашъаовар, аз ҷумла 1197,943 кг

Международная оперативно-профилактическая операция «Канал-2008»


Правоохранительные органы Республики Таджикистан с 2003 года принимают активное участие в ежегодной международной комплексной оперативно-профилактической операции «Канал», которая проводится в соответствии с решением глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

В операции также в качестве наблюдателей принимают участие 15 стран мира.

С 2003 года по 2008 год правоохранительными органами и пограничными войсками Республики Таджикистан в рамках операций «Канал» выявлено 185 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято 3 493,094 кг наркотиков, в том числе 1 419,576 кг героина, 987,275 кг опия-сырца, 615,736 кг наркотиков каннабисной группы. Раскрыто 858 общеуголовных преступлений, изъято 149 единиц огнестрельного оружия и 18359 различного рода боеприпасов, задержано 17 разыскиваемых.

Таносуби мусодираи мухаддирот аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон дар қараёни амалиёти "Канал-2008"

Соотношение изъятых наркотиков правоохранительными органами республики в ходе операции "Канал-2008"



В ходе операции «Канал-2008» правоохранительными органами и пограничными войсками Таджикистана выявлено 63 факта незаконного оборота наркотиков, изъято 1 139,153 кг наркотических средств, в том числе 583,205 кг героина, 335,471 кг опия-сырца и 219,473 кг наркотиков каннабисной группы. Раскрыто 75 преступлений общеуголовного характера, изъято 10 единиц огнестрельного оружия и 1282 боеприпасов.



героин ва 959 кг афюн мусодира шуда буд, ки аз он миқдор 48,7% героин ва 35% афюн саҳми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кӯшунҳои сарҳадбонии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Амалиёти байналмилалӣ «ТАРСЕТ»

Дар доираи барномаи AD/RER/E29 «Назорати прекурсорҳо дар Осиёи Марказӣ» аз 11 март то 20 майи соли 2008 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ бо мақсади ошкор ва қатъ намудани ҳодисаҳои эҳтимолии қочоқи ангидриди тезоби сирко аз тариқи қаламрави Тоҷикистон ба Афғонистон дар нуқтаҳои назоратӣ - гузаргоҳии «Панҷи Поён», «Бародарӣ», «Тем», «Хошадӣ», «Фотехобод», инчунин дар муассисоти нақлиёти ҳавоӣ ва роҳи оҳан амалиёти байналмилалӣ зерини «Тарсет» гузаронида шуд.

Дар арафаи амалиёт коршиносони БКА-и ҶФГ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони Вазорати корҳои дохилӣ, Хадмоти гумрук дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарраёсати кӯшунҳои сарҳади ҚДАМ, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ошкор намудани прекурсорҳо тренинг ташкил намуданд ва кормандони Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ба сифати мураббӣони омӯзанда саҳм гирифтанд.

Ҳамоҳангсозии фаъолияти вобаста ба гузаронидани амалиёти «Тарсет» дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи АНМН назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он ҷо Нуқтаи миллии алоқа ҷойгир шуда буд, сурат гирифт.

Дар давраи амалиёт дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон фактҳои интиқоли ғайриқонунии прекурсорҳо ошкор нашуданд.

Амалиётҳои муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Афғонистон

Бо мақсади пурзӯр намудани мубориза бо ҷинояткории трансмиллии муташаккил дар соҳаи муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар ва ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҶИА Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз имконоти афсарони алоқа самаранок истифода менамояд.

Соли 2008 ба асоси иттилооти дақиқи афсарони алоқаи АНМН дар вилоятҳои шимолии

По данным Международного координационного штаба по проведению операции «Канал-2008» на территории государств - членов ОДКБ из незаконного оборота было изъято 2157 кг наркотических средств, в том числе 1 197,943 кг героина и 959 кг опия, из которых 48,7% героина и 35% опия-сырца приходится на долю правоохранительных органов и пограничных войск Республики Таджикистан.

Международная операция «ТАРСЕТ»

В рамках проекта AD/RER/E29 «Контроль над прекурсорами в Центральной Азии» с 11 марта по 20 мая 2008 года на территории Республики Таджикистан правоохранительными органами республики в целях пресечения возможных фактов контрабанды ангидрида уксусной кислоты в Афганистан через территорию Таджикистана на контрольно-пропускных пунктах «Нижний Пяндж», «Братство», «Тем», «Хашади», «Фотехобод», а также объектах воздушного и железнодорожного транспорта проводилась международная операция под названием «Тарсет».

Накануне проведения операции экспертами БКА ФРГ в Республике Таджикистан был организован тренинг по обнаружению прекурсоров для сотрудников Министерства внутренних дел, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, Главного управления пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан, где были задействованы и сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в качестве обучающих тренеров.

Координацию по проведению операции «Тарсет» на территории Республики Таджикистан осуществляло АКН при Президенте Республики Таджикистан, где базировался Национальный пункт связи.

За период операции на территории Республики Таджикистан фактов незаконной транспортировки прекурсоров не выявлено.

Совместные операции с правоохранительными органами Афганистана

В целях повышения эффективности борьбы с транснациональной организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков и взаимодействия с правоохрани-



бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсояи Афғонистон (Бадахшон, Тахор, Кундуз, Балх) 46 амалиёти муштарак гузаронида шуд, ки дар натиҷа аз муомилоти ғайриқонунӣ 2 886,050 кг воситаҳои нашъаовар, 25 адад силоҳи оташфишон, як дастгоҳи партоби мармиҳои реактивӣ бо 14 дона мармиаш, 5 дастгоҳи тарканда бо танзими фосилавӣ, 10 кг тротил, миқдори зиёди муҳимоти ҷангӣ мусодири карда шуд, 8 лабораторияи истеҳсолкунандаи героин маҳв гардид, 81 шаҳрванди Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дастгир ва як шаҳрванди гаравгонгирифташудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуд.

Танҳо дар натиҷаи як амалиёти муштарак 2 лабораторияи истеҳсолкунандаи героин маҳв карда шуд ва аз дохили онҳо 166 кг героин, 16 кг афюн, 1000 л афюни моеъ бо омехтаи ангидриди тезоби сирко, 26 кг тумии кӯкнор, 132 кг прекурсор, 2 адад АКМ бо 6 магазин, 2 дастгоҳ барои афшурдани афюн мусодири гардид.


Дар натиҷаи амалӣ намудани як иттилои дигари афсарони алоқаи Агентӣ як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар назди афғонҳои тоҷири муҳаддирот гаравгон буд, озод гардид.

тельными органами ИРА Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан активно используется институт офицеров связи.

В 2008 году офицерами связи АKN в северных провинциях Афганистана (Бадахшан, Тахор, Кундуз, Балх), граничащих с Республикой Таджикистан, проведено 46 совместных операций, в результате которых из незаконного оборота изъято 2 886,050 кг наркотических средств, 25 единиц огнестрельного оружия, пусковая установка реактивных снарядов с 14 снарядами, 5 взрывных устройств с дистанционным управлением, 10 кг тротила, большое количество снарядов и боеприпасов, уничтожены 8 нарколабораторий, задержан 81 гражданин Исламской Республики Афганистан и освобожден один гражданин Республики Таджикистан, находившийся в качестве заложника.

Результатом одной из операций стало уничтожение 2 нарколабораторий, на территории которых изъято 166 кг героина, 16 кг опий-сырца, 1000 л жидкого опия со смесью кислоты уксусного ангидрида, 26 кг семян опийного мака, 132 кг прекурсоров, 2 ствола АКМ с 6 магазинами, 2 аппарата для выжимки опия.


В ходе реализации другой информации офицеров связи Агентства освобожден гражданин Республики Таджикистан, удерживаемый в качестве заложника афганскими наркоторговцами.



МАЪЛУМОТИ ИТТИЛООТӢ



СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Созишномаҳо, протоколҳо ва ёддоштҳои тафохуми зидди муҳаддиротии байналмилалӣ:

Чандтарафаи байниҳукуматӣ:

■ Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ўзбекистон - Комиссияи байнидавлатии Ташкилотии Иқтисодии Осиёи Марказӣ оид ба назорати муҳаддирот, (Бишкек, 1996 с.);

■ Қазоқистон, Хитой, Қирғизистон, Федератсияи Россия ва Тоҷикистон - «Форуми Шанхай», (Шанхай, 1996 с.);

■ Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ўзбекистон, (апрели 1996 с.);

■ Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ўзбекистон, (октябри 1998 с.);

■ Дар бораи ҳамкориҳои давлатҳои иштирокчиҳои ИДМ дар мубориза бо қинояткорӣ, (Москва, ноябри 1998 с.);

■ Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ўзбекистон, Туркменистон, Туркия, Покистон, Афғонистон, Озарбойҷон, Эрон - Мақоми ҳамоҳангсоз оид ба назорати муҳаддирот, (июли 1999 с.);

■ Хитой, Покистон, Туркменистон, Тоҷикистон, Эрон, Ўзбекистон, Федератсияи Россия, ИМА - Гурӯҳи ҳамсоҳро ва дӯстони Афғонистон, (Тошканд, июли 1999 с.);

■ Дар бораи ҳамкориҳои давлатҳои иштирокчиҳои ИДМ дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, (Минск, ноябри 2000 с.);

■ Кишварҳои Осиёи Марказӣ, Федератсияи Россия, Озарбойҷон, Фонди Оғо - Хон оиди рушд, (Душанбе, сентябри 2001 с.);

■ Давлатҳои аъзои СҶШ оид ба ҳамкорӣ дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, (Тошканд, июни 2004 с.);

■ Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрон оиди ҳамкорӣ дар соҳаи мубориза бо муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, (Душанбе, июли 2006 с.).

Международные антинаркотические соглашения, протоколы, меморандумы:

Многосторонние межправительственные:

■ Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан - Межгосударственная Комиссия Центрально-Азиатского Экономического Сообщества по контролю за наркотиками, (Бишкек, 1996 г.);

■ Казахстан, Китай, Кыргызстан, Российская Федерация и Таджикистан - «Шанхайский форум», (Шанхай, 1996г.);

■ Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, (апрель 1996 г.);

■ Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, (октябрь 1998 г.);

■ О сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, (Москва, ноябрь 1998г.);

■ Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Пакистан, Афганистан, Азербайджан, Иран - Координационный орган по контролю за наркотиками, (июль 1999 г.);

■ Китай, Пакистан, Туркменистан, Таджикистан, Иран, Узбекистан, Российская Федерация, США - Группа соседей и друзей Афганистана, (Ташкент, июль 1999 г.);

■ О сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, (Минск, ноябрь 2000 г.);

■ Стран Центральной Азии, Российской Федерации, Азербайджана, Фонда Ага-Хана по развитию, (Душанбе, сентябрь 2001 г.);

■ Государств-членов ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, (Ташкент, июнь 2004 г.);

■ Таджикистан, Афганистан и Иран о сотрудничестве в области контроля над наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, (Душанбе, июль 2006 г.).



Дутарафаи байниҳукуматӣ:

- Тоҷикистон - Қирғизистон (Бишкек, майи 1998 с.);
- Тоҷикистон - Ўзбекистон (Хучанд, майи 1999 с.);
- Тоҷикистон - Хитой (Даляян, августи 1999 с.);
- Тоҷикистон - Қазоқистон (Душанбе, июни 2000 с.);
- Тоҷикистон - Ҳиндустон (Деҳлии нав, майи 2001 с.);
- Тоҷикистон - Туркия (Душанбе, ноябри 2001 с.);
- Тоҷикистон - Эрон (Душанбе, апрели 2002 с.);
- Тоҷикистон - Франция (Париж, октябри 2002 с.);
- Тоҷикистон - Америка (Душанбе, 27 январи 2003 с.);
- Тоҷикистон - Украина (Душанбе, 9 апрели 2003 с.);
- Тоҷикистон - Италия (Душанбе, 21 майи 2003 с.);
- Тоҷикистон - Полша (Варшава, 27 майи 2003 с.);
- Тоҷикистон - Покистон (Исломобод, 13 майи 2004 с.);
- Тоҷикистон - Афғонистон (Кобул, 27 апрели 2005 с.);
- Тоҷикистон - Таиланд (Бангкок, 9 августи 2005 с.).

Байниидоравӣ:

- АНМН Тоҷикистон - ВҚД Россия (Москва, 25 июли 2000 с.);
- АНМН Тоҷикистон - ХФА Россия (Москва, 26 июли 2000 с.);
- АНМН Тоҷикистон - ВҚД Қазоқистон (Остона, 15 сентябри 2000 с.);
- АНМН Тоҷикистон - КАМ Қазоқистон (Остона, 15 сентябри 2000 с.);
- АНМН Тоҷикистон - РКДАМ Қирғизистон дар вилоятҳои Ош ва Боткент (Боткент, 12 январи 2001 с.);
- АНМН Тоҷикистон - Иттиҳодияҳои гумрукии Ош ва Боткенти Нозироти давлатии гумрукӣ дар назди Вазорати молияи Қирғизистон (Ош, 15 январи 2001 с.);

Двусторонние межправительственные:

- Таджикистан - Кыргызстан (Бишкек, май 1998 г.);
- Таджикистан - Узбекистан (Худжанд, май 1999 г.);
- Таджикистан - Китай (Дальян, август 1999 г.);
- Таджикистан - Казахстан (Душанбе, июнь 2000 г.);
- Таджикистан - Индия (Нью-Дели, май 2001 г.);
- Таджикистан - Турция (Душанбе, ноябрь 2001 г.);
- Таджикистан - Иран (Душанбе, апрель 2002 г.);
- Таджикистан - Франция (Париж, октябрь 2002г);
- Таджикистан - Америка (Душанбе, 27 января 2003 г.);
- Таджикистан - Украина (Душанбе, 9 апреля 2003 г.);
- Таджикистан - Италия (Душанбе, 21 мая 2003 г.);
- Таджикистан - Польша (Варшава, 27 мая 2003 г.);
- Таджикистан - Пакистан (Исламабад, 13 мая 2004 г.);
- Таджикистан - Афганистан (Кабул, 27 апреля 2005 г.);
- Таджикистан - Таиланд (Бангкок, 9 августа 2005 г.).

Межведомственные:

- АКН Таджикистана - МВД России (Москва, 25 июля 2000 г.);
- АКН Таджикистана - ФСБ России (Москва, 26 июля 2000 г.);
- АКН Таджикистана - МВД Казахстана (Астана, 15 сентября 2000 г.);
- АКН Таджикистана - КНБ Казахстана (Астана, 15 сентября 2000 г.);
- АКН Таджикистана - УГКНБ Кыргызстана по Ошской и Баткентской областям (Баткент, 12 января 2001 г.);
- АКН Таджикистана - Ошская, Баткенская объединенные таможни Государственной таможни при Министерстве финансов Кыргызстана (Ош, 15 января 2001 г.);



■ АНМН Тоҷикистон - РКД Қирғизистон дар вилоятҳои Ош ва Баткент (Ош, 16 январи 2001 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - ХФС Россия (Душанбе, 2 июли 2001 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - Комиссияи олии давлатӣ оид ба мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар дар Афғонистон, (Душанбе, 24 майи 2002 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - ХФА Россия (Москва, 27 августи 2002 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - РММФМН СКД Санкт - Петербург, (Душанбе, 2 октябри 2002 с.);

■ АНМН, ХГ Тоҷикистон - РКД, КГ вилояти Самарқанди Ўзбекистон, (Самарқанд, 30 августи 2002 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - ХА Украина, (Киев, 26 юни 2003 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - ҚДНМН Россия, (Душанбе, 27 августи 2003 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - ХФНМН Россия, (Душанбе, 16 октябри 2004 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - ВБҶ ҶХХ, (Душанбе, 15 сентябри 2006 с.);

■ АНМН Тоҷикистон - АНМН Қирғизистон, (Бишкек, 21 январи 2008 с.).

■ АКН Таджикистана - УВД Кыргызстана по Ошской и Баткентской областям (Ош, 16 января 2001 г.);

■ АКН Таджикистана - ФПС России (Душанбе, 2 июля 2001 г.);

■ АКН Таджикистана - Верховная Государственная Комиссия по борьбе с НОН Афганистана, (Душанбе, 24 мая 2002 г.);

■ АКН Таджикистана - ФСБ России (Москва, 27 августа 2002 г.);

■ АКН Таджикистана - УБНОН ГУВД Санкт-Петербурга, (Душанбе, 2 октября 2002 г.);

■ АКН, ТС Таджикистана - УВД, ТК по Самаркандской области Узбекистана, (Самарканд, 30 августа 2002 г.);

■ АКН Таджикистана - СБ Украины, (Киев, 26 июня 2003 г.);

■ АКН Таджикистана - ГККН России, (Душанбе, 27 августа 2003 г.);

■ АКН Таджикистана - ФСКН России, (Душанбе, 16 октября 2004 г.);

■ АКН Таджикистана - МОБ КНР, (Душанбе, 15 сентября 2006 г.);

■ АКН Таджикистана - АКН Кыргызстана, (Бишкек, 21 января 2008 г.).

**ПЕРЕЧЕНЬ**и размер наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте**Таблица №1**

	Наименование наркотических средств и психотропных веществ	Небольшие размеры «свыше» - »	Большие размеры «свыше» - «до (включительно)»	Крупные размеры «свыше» - «до (включительно)»	Особо крупные размеры «свыше»
1.	КАННАБИС				
	Растение каннабис	5- 10 растений	10-50 растений	50 - 500 растений	500 растений
	Каннабис не высушенный	500-1000 гр.	1-5 кг.	5 кг-50 кг.	50 кг.
	Каннабис высушенный	100-200 гр.	200 -1000 гр.	1-10 кг.	10 кг.
	Гашиш (верхушки растения каннабиса)	20- 100 гр.	100 - 500 гр.	500 гр. - 5 кг.	5 кг.
	Смола каннабиса	10 -25 гр.	25-125 гр.	125 гр.-1 кг.	1 кг.
	Масло гашишное	10 - 25 гр.	25-125 гр.	125 гр. -1 кг.	1кг.
2.	МАК ОПИЙНЫЙ				
	Растение мака опийного	10-25 растений	25-125 растений	125-1250 растений	1250 растений
	Смесь не высушенных стеблей, листьев, коробочек и других частей растения мака опийного	100-500 гр.	500 гр. - 2,5кг.	2,5 - 25 кг.	25 кг.
	Смесь высушенных стеблей, листьев, коробочек и других частей растения мака опийного	20-100 гр.	100-500 гр.	500 г. - 5 кг.	5 кг.
	Настойки, настои и отвары опия, в том числе, приготовленные кустарным способом	20 - 100 мл.	100-500 мл.	500 мл. - 5 л.	5 л.
	Опиум	5 - 100 гр.	100 - 1000 гр.	1 - 10 кг.	10 кг.
3.	КОКА				
	Растение кока	1 растение	1-5 растений	5-50 растений	50 растений
	Листья кока не высушенные	100-500 гр.	500 гр.-2,5 кг.	2,5 - 25 кг.	25 кг.
	Листья кока высушенные	20 - 100 гр.	100-500 гр.	500 гр.- - 5 кг.	5 кг.
	Паста кока	5-25 гр.	25 - 125 гр.	125 гр.-1 кг.	1 кг.
4.	Морфиноподобные вещества природного и синтетического происхождения, не имеющие применения в медицине				
	Ацеторфин	0,5 - 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Дезоморфин	0,5 - 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Эторфин	0,5 - 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Героин (диацетилморфин)	0,5 - 10 гр.	10-100гр.	100 -1000 гр.	1000 гр.
5.	Производные фентанила, не имеющие применения в медицине				
	Альфа-метил-фентанил	0,0002-0,01 гр.	0,01 -01 гр.	0,1-3,0 гр.	1,0 гр.
	МППП (МРРР)	0,0002-0,01 гр.	0,01 -0,1 гр.	0,1-1,0 гр.	1,0 гр.



	Тиофентанил	0,0002-0,01 гр	0,01 -0,1 гр.	0,1-1,0 гр.	1,0 гр.
6.	Вещества ряда амфетаминов, не имеющие применения в медицине				
	Катинон	0,02-1,0 гр.	1,0-100 гр.	10-100 гр.	100 гр.
	МДМА (MDMA)	0,02-1,0 гр.	1,0- 10 гр.	10- 100 гр.	100 гр.
	Тенамфетамин	0,02- 1,0 гр.	1,0-10 гр.	10-100 гр.	100 гр.
7.	Лизергид (ЛСД)	0,02 - 1 мг.	0,001-0,01г.	0,01 -0,1 гр.	0,1 гр.
8.	Тетрагидроканнабинол, другие изомеры и стереохимические варианты	0,1 - 10 гр.	10- 100 гр.	100- 1000 гр.	1000 гр.
9.	Морфиноподобные вещества природного и синтетического происхождения, имеющие применение в медицине				
	Ацетилметадол	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Дигидроморфин	0,5 - 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Димепгептанол (Метадол)	0,5 – 10 гр.	10-100 гр.	100- 1000 гр.	1000 гр.
	Гидрокодон	0,5- 10 гр.	10-100 гр.	100- 1000 гр.	1000 гр.
	Гидроморфон	0,5 - 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Изометадон	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Метадон	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Морфин	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Норметадон	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Норморфин	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Тебаин	0,5- 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Кодеин	1 -10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Этилморфин	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Норкодеин	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Фолкодин	0,5- 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Тримеперидин	0,5-10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
10.	Фентанил	0,001-0,1 гр.	0,1 -1,0 гр.	1,0-10 гр.	10 гр.
11.	Вещества типа кокаина				
	Кокаин	0,5- 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Экгонин	0,5- 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
12.	Вещества ряда амфетаминов, имеющие применение в медицине				
	Амфетамин (фенамин)	0,5- 10 гр.	10-100 гр.	100- 1000 гр.	1000 гр.
	Катин	0,5- 10 гр.	10-100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
	Метамфетамин	0,5- 10 гр.	10- 100 гр.	100-1000 гр.	1000 гр.
13.	Вещества барбитурового ряда, имеющие ограниченное применение в медицине				
	Амобарбитал	2-100 гр.	100-1000 гр.	1 кг. - 10 кг.	10 кг.



	Циклобарбитал	2- 100 гр.	100- 1000 гр.	1 кг.-10 кг.	10 кг.
	Пентобарбитал	2-100 гр.	100- 1000 гр.	1 кг. - 10 кг.	10 кг.
14.	Вещества барбитурового ряда, имеющие широкое применение в медицине				
	Аллобарбитал	5- 100 гр.	100- 1000 гр.	1 кг. - 10 кг.	10 кг.
	Бутобарбитал	5- 100 гр.	100- 1000 гр.	1 кг. - 10 кг.	10 кг.
	Барбитал	5-100гр.	100-1000 гр.	1 кг. - 10 кг.	10 кг.
	Фенобарбитал	5- 100 гр.	100- 1000 гр.	1 кг. - 10 кг.	10 кг.
	Секбутабарбитал	5 - 100 гр.	100- 1000 гр.	1 кг.- 10 кг.	10 кг.
	Глутетимид	10 -100 гр.	100-1000 гр.	1 кг.- 10 кг.	10 кг.
	Пентазоцин	2- 100 гр.	100- 1000 гр.	1 кг.- 10 кг.	10 кг.
15.	Вещества бензодиазепинового ряда, имеющие широкое применение в медицине				
	Алпразолам	0,1 -25гр.	25-250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Бромазепам	0,6 - 25 гр.	25-250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Хлордiazепоксид (Элениум)	1-25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Клобазам	0,5 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Клоназепам (2 мг * 50)	0,2 - 25 гр.	25-250гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Клоразепат (Транксен) (15 мг * 50)	1,5-25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Клотиазепам	0,5 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Клоксазолам	0,5 - 25 гр.	25-250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Делоразепам	0,5-25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Диазепам (Реланиум) (5 мг * 50)	0,5 - 25 гр.	25-250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Эстазолам (2 мг * 50)	0,2 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Флунтразепам (1 мг * 50)	0,1 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Лоразепам (2 мг * 50)	0,2 - 25 гр. "	25-250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Медазепам (Мезапам) (10 мг * 50)	1 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Нитразепам (Радедорм) (10 мг* 50)	1 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Оксазепам (Тазепам) (10 мг * 50)	1 - 25 гр.	25-250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Темазепам (10 мг * 50)	1 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр.-2,5 кг.	2,5 кг.
	Тетразепам (50 мг * 50)	5 - 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Триазолам (0,25 мг* 100)	0,05- 25 гр.	25 - 250 гр.	250 гр. - 2,5 кг.	2,5 кг.
	Мепробамат (400 мг * 50)	40 - 100 гр.	100-1000 гр.	1 -10 кг.	10 кг.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. К наркотическим средствам, психотропным веществам относятся и те средства и вещества, которые не вошли в настоящий Перечень, но входят в соответствующие Списки Международных Конвенций и Национальный Список Республики Таджикистан либо включены в них после издания настоящего Перечня и в установленном порядке отнесены к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам.

2. Отсутствие в данном Перечне названия того или иного наркотического средства, психотропного вещества или синонима соответствующего наркотического средства, психотропного вещества не означает, что данное средство, вещество, представленное этим названием или его синонимом в «Национальном списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», не является наркотическим средством или психотропным веществом. В этом случае, оно должно быть отнесено к определенной группе веществ, выделенных в настоящем Перечне и в соответствии с этим квалифицируется.

3. При обнаружении тампонов, марли, бинтов и др. материалов, пропитанных наркотическими средствами и психотропными веществами, их соответствие тем или иным размерам определяется по сухому остатку конкретного средства или вещества, экстрагированному из исходного материала, без учёта нейтральных примесей.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Наркотические средства - вещества синтетического или природного происхождения, их препараты, а также растения, классифицированные в качестве таковых в соответствующих Международных Конвенциях и Национальном Списке;

Психотропные вещества - вещества синтетического или природного происхождения, их препараты, классифицированные в качестве таковых в соответствующих Международных Конвенциях и Национальном Списке;

Препараты - смесь веществ в любом физическом состоянии или лекарственной форме, содержащей одно или несколько наркотических средств, либо психотропных веществ в любых дозировках (за исключением веществ, указанных в Списке IV).

Растение каннабис - (любое растение рода Cannabis)

Каннабис - верхушки растения каннабис с цветами или плодами (за исключением семян и листьев, если они не сопровождаются верхушками), из которых не была извлечена смола, каким бы названием они ни были обозначены.

Гашиш - специально приготовленная смесь смолы, пыльцы или измельченных верхушек растения каннабис (конопли), содержащая наркотически активные каннабиноиды, независимо от того, какая форма придана смеси: таблетки, пилюли, спрессованные плитки, пасты и др.

Гашишное масло - наркотическое средство, получаемое из частей любых видов растения каннабис (конопли) путем извлечения (экстракции) различными растворителями или жирами.

Смола каннабиса - означает отделенную смолу, очищенную или неочищенную, полученную из растения каннабис (конопли).

Концентрат из маковой соломы - материал, получаемый при концентрации содержащихся в маковой соломе алкалоидов. Любые кустарно приготовленные препараты из маковой соломы, как бы они ни обозначались терминологически, с позиции данного Сводного перечня, также относятся к наркотическим средствам.

Таблица №2

1	2	3	4
	Наименование прекурсоров	Крупные "свыше – до" (включительно), кг	Особо крупные (свыше), кг
1.	Лизергиновая кислота	0,0001 – 0,001	0,001
2.	Псевдоэфедрин	0,03 – 0,3	0,3
3.	1-фенил-2-пропанон	0,04 – 0,4	0,4
4.	Эргометрин (Эргоновин)	0,01 – 0,05	0,05
5.	Эрготамин	0,01 – 0,05	0,05
6.	Эфедрин	0,03 – 0,3	0,3
7.	N – ацетилантраниловая кислота	0,3 – 3,0	3,0
8.	Изосафрол	0,5 – 5,0	5,0
9.	3,4-метилendioксифенил-2-пропанон	0,1 – 0,5	0,5
10.	Пиперональ	0,2 – 2,0	2,0
11.	Сафрол	1,0 – 10	10,0
12.	Трава эфедры (Ephedra equisetina Bunge) - невысушенная - высушенная	2,5 – 12,5 2,0 – 10,0	12,5 10,0
13.	Норэфедрин	0,03 – 0,3	0,3



Таблица 3

1	Наименование прекурсоров	Крупные “свыше – до” (включительно), кг	Особо крупные (свыше), кг
1.	Ангидрид уксусной кислоты	2,0 – 4,0	4,0
2.	Антралиловая кислота	2,5 – 25,0	25,0
3.	Ацетон	50,0 – 200,0	200,0
4.	Пиперидин	0,2 – 2,0	2,0
5.	Этиловый эфир	20,0 – 100,0	100,0
6.	Фенилуксусная кислота	1,0 – 10,0	10,0
7.	Метилэтилкетон	50,0 – 200,0	200,0
8.	Перманганат калия	1,0 – 5,0	5,0
9.	Серная кислота	100,0 – 500,0	500,0
10.	Соляная кислота	100,0 – 500,0	500,0
11.	Толуол	50,0 – 200,0	200,0

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Вещества перечисленные в Таблицах 1 и 2 находятся под национальным контролем (включены в Перечень 4 Национального Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан за № 390 от 21.09.2000 г.), а так же они, за исключением травы эфедры, находятся под международным контролем (включены в Таблицы 1 и 2 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года). Эти вещества, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан именуется «прекурсорами». Прекурсоры - вещества, классифицированные в соответствующей Международной Конвенции и Национальном Списке как исходные или вспомогательные при производстве, изготовлении и переработке наркотических средств и психотропных веществ.

2. Таблица 1 включает вещества из которых возможно изготовление наркотических средства и психотропных веществ.

3. Таблица 2 включает вещества с помощью которых возможно изготовление наркотических средств и психотропных веществ.

**ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН****Статья 200. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта**

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ в мелком размере,

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в небольшом размере,

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) повторно;

б) в общеобразовательных учреждениях или в иных местах, предназначенные для проведения учебных, спортивных или иных общественных мероприятий;

в) группой лиц по предварительному сговору;

г) в крупных размерах;



д) при опасном рецидиве,
- наказываются лишением свободы на срок от восьми и до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

4) Действия, предусмотренные частями первой или второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

- а) при особо опасном рецидиве;
- б) в местах отбывания наказания в виде лишения свободы;
- в) с использованием служебного положения;
- г) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);
- д) в особо крупных размерах,

- наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание: 1) Повторным в статьях 200 - 205 настоящего Кодекса признается совершение преступления, если ему предшествовало совершение одного или более преступлений, предусмотренных этими статьями.

2) Понятие в мелком, небольшом, крупном и особо крупном размерах, предусмотренное в статьях 200 - 202 и 204 настоящего Кодекса определяется в соответствии с «Перечнем и размером наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящиеся в незаконном обороте, указанные в Приложении № 1 настоящего Кодекса.

3) Понятие в мелком, небольшом, крупном и особо крупном размерах, предусмотрен в статье 204 определяется в соответствии с Перечнем согласно количества кустов, запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Статья 201. Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение транспортировка или пересылка без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в мелком размере,

- наказываются штрафом в размере от ста до пятисот минимальных размеров заработной платы либо лишением свободы на срок до двух лет.

2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в небольшом размере,

- наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти.

3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

- а) повторно;
- б) группой лиц по предварительному сговору;
- в) в местах отбывания наказания в виде лишения свободы;
- г) с использованием служебного положения;
- д) при опасном рецидиве;
- е) в крупных размерах,

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

4) Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

- а) при особо опасном рецидиве;
- б) в особо крупных размерах,

- наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Статья 202. Хищение наркотических средств или психотропных веществ

1) Хищение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров,
- наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

2) Те же действия, совершенные:

- а) повторно;
- б) группой лиц по предварительному сговору;
- в) лицом с использованием служебного положения;
- г) в крупном размере;



д) с применением насилия, не опасным для жизни или здоровья либо с угрозой применения такого насилия,

- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет либо без такового.

3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) в особо крупном размере;

в) с применением насилия, опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

г) при опасном или особо опасном рецидиве,

- наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 202¹. Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка прекурсоров

1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка прекурсоров с целью их использования для производства либо изготовления наркотических средств или психотропных веществ,

- наказывается штрафом в размере до трехсот минимальных размеров заработной платы либо ограничением свободы на срок до двух лет.

2) Те же действия, совершенные:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) в крупных размерах;

г) с целью сбыта, а также незаконный сбыт прекурсоров;

д) при опасном рецидиве,

- наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи совершенные:

а) организованной группой;

б) при особо опасном рецидиве;

в) в особо крупных размерах,

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Статья 202². Хищение прекурсоров

1) Хищение прекурсоров с целью производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ,

- наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2) Те же действия, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) повторно;

в) с применением насилия не опасным для жизни или здоровья либо угрозой применения такого насилия;

г) с использованием служебного положения;

д) в крупном размере,

- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или без такового.

3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) с применением насилия опасным для жизни или здоровья либо угрозой применения такого насилия;

в) в особо крупном размере,

- наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.



Статья 203. Вовлечение в потребление наркотических средств или психотропных веществ

- 1) Вовлечение в потребление наркотических средств или психотропных веществ,
- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
- 2) Те же действия, совершенные:
 - а) в отношении заведомо несовершеннолетних;
 - б) в отношении двух или более лиц;
 - в) путем обмана;
 - г) с применением насилия или с угрозой его применения;
 - д) повторно;
 - е) в местах отбывания наказания в виде лишения свободы;
 - ж) организованной группой,- наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
- 3) Те же действия, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо повлекшие иные тяжкие последствия,
- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Статья 204. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

- 1) Культивирование, то есть незаконный посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, совершенное в мелком размере,
- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров заработной платы либо лишением свободы на срок до двух лет.
- 2) Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи совершенные в небольшом размере,
- наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
- 3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
 - а) повторно;
 - б) группой лиц по предварительному сговору;
 - в) при опасном рецидиве;
 - г) в крупных размерах,- наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.
- 4) Действия, предусмотренные частями первой, второй, или третьей настоящей статьи совершенные:
 - а) при особо опасном рецидиве;
 - б) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);
 - в) с использованием служебного положения;
 - г) в особо крупных размерах,- наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Статья 205. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ

- 1) Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ,
- наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
- 2) Те же действия, совершенные:
 - а) повторно;
 - б) организованной группой;
 - в) с использованием служебного положения,- наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



Статья 206. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта

- 1) Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами,
- наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
- 2) Те же деяния, совершенные:
 - а) группой лиц по предварительному сговору;
 - б) повторно,
- наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.
- 3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
 - а) организованной группой;
 - б) в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере,
- наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без такового.

Статья 206¹. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами, сильнодействующими или ядовитыми веществами

- 1) Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, транспортировки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров и находящихся под специальным контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил,
- наказывается штрафом в размере до пятисот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
- 2) Нарушение правил производств, приобретения, хранения, учета, отпуска, транспортировки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло их хищение либо причинение иного существенного вреда,
- наказывается штрафом в размере до пятисот минимальных размеров заработной платы или исправительным работам на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

МУНДАРИЦА



СОДЕРЖАНИЕ

Муқаддима	4
Тамоилҳои истехсоли маводи нашъаовар дар минтақа	8
<i>Кишти кӯкнор дар вилоятҳои Афғонистон</i>	9
<i>Истехсоли афюн дар Афғонистон</i>	12
<i>Даромадҳо</i>	14
Вазъи муҳаддирот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон	15
<i>Ҷиноёти муҳаддиротӣ</i>	16
<i>Ашхоси ҷиноёти муҳаддиротиро содир намуда</i>	18
<i>Ашхосе, ки барои содир намудани ҷиноёти муҳаддиротӣ маҳкум шудаанд</i>	19
<i>Мусодираи муҳаддирот</i>	20
<i>Тамоилҳои интиқоли муҳаддирот аз Тоҷикистон ба кишварҳои ИДМ</i>	26
<i>Тамоилҳои бозори ҷиноии муҳаддирот</i>	29
Муқобилият бо интиқоли муҳаддирот дар Тоҷикистон	32
<i>Ташкили мубориза бо муомилоти гайриқонунии муҳаддирот</i>	34
<i>Амалиёти «Кӯкнор»</i>	39
Назорати муомилоти воситаҳои нашъаовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо	41
<i>Тамоилҳои тавсеаи нашъамандӣ дар Тоҷикистон</i>	43
<i>Пешгирии нашъамандӣ</i>	47
Ҳамкориҳои байналмилалӣ зидди муҳаддиротӣ	53
<i>Имзои созишномаи байниидоравӣ</i>	54
<i>Таъсиси Намояндагии АНМН дар Қирғизистон</i>	54
<i>Конфронси байналмилалӣ вазоратӣ</i>	55
<i>Тасвиби Созишнома оиди таъсиси ММИХОМ</i>	56
<i>Боздидҳо</i>	57
<i>Амалиёти байналмилалӣ оперативӣ - пешгирикунандаи «Канал-2008»</i>	59
<i>Амалиёти «ТАРСЕТ»</i>	60
<i>Амалиётҳои муштарак бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Афғонистон</i>	60
Маводи маълумотӣ	62

Введение	4
Тенденции производства наркотических средств в регионе	8
<i>Культивирование опийного мака в провинциях Афганистана</i>	9
<i>Производство опиума в Афганистане</i>	12
<i>Доходы</i>	14
Наркоситуация в Таджикистане	15
<i>Наркопреступность</i>	16
<i>Лица, совершившие наркопреступления</i>	18
<i>Лица, осужденные за совершение наркопреступлений</i>	19
<i>Изъятия наркотических средств</i>	20
<i>Тенденции вывоза наркотиков из Таджикистана в страны СНГ</i>	26
<i>Тенденции криминального наркорынка</i>	29
Противодействие наркотрафику в Таджикистане	32
<i>Организация борьбы с НОН</i>	34
<i>Операция «Мак»</i>	39
Контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	41
<i>Тенденции распространения наркомании в Таджикистане</i>	43
<i>Профилактика наркомании</i>	47
Международное антинаркотическое сотрудничество	53
<i>Подписание межведомственного соглашения</i>	54
<i>Открытие Представительства АКН в Кыргызстане</i>	54
<i>Международная министерская конференция</i>	55
<i>Ратификация Соглашения о создании ЦАРИКЦ</i>	56
<i>Визиты</i>	56
<i>Международная оперативно-профилактическая операция «Канал-2008»</i>	59
<i>Международная операция «ТАРСЕТ»</i>	60
<i>Совместные операции с правоохранительными органами Афганистана</i>	60
Справочные материалы	62

Ҳангоми истифодаи маводи
«Шарҳи вазъи вобаста ба маводи нашъаовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2008»
ишора ба нашри мазкур зарур аст.

При использовании материалов
«Обзора о наркоситуации в Республике Таджикистан за 2008 год»
ссылка на данное издание обязательна.

